

УДК:33 С

ББК 65.050.9(2)2

И-97

На правах рукописи

ИШОНОВА САЙЁРА СУЛТОНОВНА

**ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(на примере Согдийской области РТ)**

Специальность 08.00.05 – Экономика, организация и управления народным хозяйством: экономика, организация и управления предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Худжанд – 2019

Работа выполнена на кафедре управления экономикой и маркетинга ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»

Научный руководитель:

Байматов Алиджон Азизович,
доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики предприятий и
региона Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики

Официальные оппоненты:

Кудратов Рустам Рахматович,
доктор экономических наук,
профессор кафедры экономического
анализа Финансово-экономического
института Таджикистана, депутат
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

Ходиев Дадохон Абдуллоевич,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента и маркетинга
Таджикского национального университета

Оппонирующая организация:

Институт экономики и торговли
Таджикского государственного
университета коммерции, г.Худжанд

Защита состоится 17 октября 2019г. в 15⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 6D.КОА-023 при Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики по адресу 735700, г. Худжанд, 17 микрорайон, дом 1.

С диссертацией можно ознакомиться на сайте [http:// www.tsulbp.tj](http://www.tsulbp.tj) и в библиотеке Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Автореферат разослан “_____” _____ 2019г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцент

Самадова З.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Обеспечение высокой эффективности функционирования экономики регионов Республики Таджикистан настоятельно требует теоретического и методологического обоснования процессов формирования центров экономического роста, способствующие ускорению темпов регионального воспроизводственного процесса. Их рассматривают в качестве важнейшего детерминанта социально-экономического развития территорий. Совокупность предприятия, имеющие черты «точек» роста, создаваемых в приоритетных сферах и отраслях экономики региона и в успешно развивающихся территориях, по своей сути являются центрами ускоренного экономического роста. Они выступают, как центр притяжения природно-экономических ресурсов и привлечения иностранных и местных инвестиций, распространителя инновационных и технологических потоков, тем самым превращаются в краеугольный камень формирования конкурентоспособной региональной экономики.

Отечественный и зарубежный опыт по реализации программ развития экономики регионов в рамках национальных хозяйств показывает поляризованное развитие экономики территорий, что обуславливает необходимость проведения непрерывную адаптационную политику территориального развития, ядром которой должна стать формирования центров экономического роста. В связи с этим возрастает значения исследования проблем, с одной стороны, определение степени изменения объемных и структурных показателей экономики регионов в условиях формирования центров экономического роста и необходимость рассмотрения свободных экономических зон (СЭЗ) как ядро центров экономического роста регионов, с другой. Кроме того, недостаточно изученным является ресурсный потенциал центров экономического роста и необходимость совершенствования механизмов его использования в условиях формирования рыночной экономической системы в регионах Республики Таджикистан.

Все это, а также проблемы определения прогнозных ориентиров экономического развития Согдийской области до 2030 с учетом формирования центров экономического роста, обоснования развития и размещения их на территории региона, определяет актуальность темы и её значимость для решения важных задач регионального развития.

Состояние научной разработанности темы. Концептуальные подходы к исследованию теоретических основ формирования центров экономического роста в различных социально - экономических условиях изучены в трудах зарубежных учёных Ф. Перру, М. Будвилья, П. Потье, Х.Р. Ласусьена, Дж. Фримена, А. Вебер, И. Тюнена, В. Лаунхардта, В. Кристаллера, М. Фуджиты, А. Кругмана, Т. Мори, Д. Ромер, Т. Мюрдалья, А. Маршал, Дж. Бортса, Х.Зибберта, Р. Солоу, Т. Свана, Г. Менкью, А. Урвик, Р. Барро, Х. Сала, Р. Холла, Ч. Джонса, Т. Хегерstrand, П. Хаггета, Т. Хермансен, Х. Ричардсона и др. В них главный упор сделан на решения методологической проблемы – что принять за основу при определении понятий «точка» роста, «пояс» роста, «оси»

роста, какие модели исследования процессов формирования центр экономического роста (ЦЭР), применимы в различных социально-экономических условиях и непрерывном изменении внутренних и внешних факторов, влияющих на состояние экономики региона.

Исследованием проблемы формирования и эффективного функционирования ЦЭР в условиях плановой и переходной экономик занимались российские учёные А. Гранберг, Н.Н. Некрасов, С.С. Шаталин, Н.Н. Алексеева, О.И. Боткин, Х.Г. Баширов, Ю. Кораблин, О. Пчелинников, А. Панович, Н.Д. Кондратьева, Т.О. Лащева, Н.П. Федоренко, Т.А. Федорова, А.Б. Алаев, А.А. Мироедов, Р.Е. Когут, А.С. Молчан, которые внесли достойный вклад в формировании теоретико-методологических основ развития и адаптации действующих ЦЭР к характеристике стратегических целей национального (регионального) хозяйства. Проблемой будущих исследований является разработка механизмов адаптации широко известных теоретико-методологических положений и богатого опыта индустриально развитых и постиндустриальных стран в плане формирования и развития ЦЭР к конкретным условиям экономики отдельных регионов.

Отдельные аспекты проблемы формирования и развития рыночной экономики в среде трансформационных процессов исследованы отечественными учёными: Авезовым А.Х., Бабаджановым Д.Д., Байматовым А.А., Газибековым С.А., Каюмовым Н.К., Назаровым А.А., Пулатовой И.Р., Саидмуродовым Л.Х., Комиловым С.Дж, Кудратовым Р.Р., Мадаминовым А.А., Низомовой Т.Д., Раджабовым Р.К., Факеровым Х.Н., Шариповым М.М. и др. Труды отечественных ученых посвящены исследованию вопросов теоретического обоснования устойчивого развития региональной экономики СЭЗ и использования прогрессивных форм организации промышленного производства, включая центров экономического роста, территориальной и под отраслевой промышленных кластеров, а также разработки стратегии развития образования, рационализация структуры потребления и доходов населения, дальнейшая реализация стратегии снижения уровня бедности и мотивации всеобщей экономической активности населения, разработка приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности, соответствующие целям и задачам обеспечения устойчивого регионального развития.

Вместе с тем, проблемы экономики регионов, связанные с недостаточной адаптацией реализуемых решений к особенностям региональных хозяйств, приводит к снижению эффективности центров экономического роста и СЭЗ, выступающие в качестве его ядро в развитии региона. Все это выводит на первый план проблему формирования методологических основ ЦЭР, включая создания институциональных условий и прежде всего, изменения нормативно-законодательной базы и действующих правил рыночной деятельности, способствующие ускорения процесса адаптации экономики региона к требованиям его устойчивого развития.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в определении, с точки зрения теории и методологии, особенностей процесса

формирования центров экономического роста и разработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности их функционирования в экономической системе региона.

Сформулированная цель потребовало постановку и решения следующих задач:

- исследовать сущность, содержание и эволюцию понятия «центр экономического роста», используемые как институциональные механизмы развития экономики территорий и региона и определить его отличия от других понятий, характеризующие эти процессы.

- обобщить результаты теоретико-прикладных исследований, посвященные определению концептуальных основ формирования центров экономического роста.

- раскрыть сущность механизма формирования и развития центров экономического роста и оценить их роль в экономике региона.

- изучить опыт индустриально развитых стран мира по формированию и развитию центров экономического роста и определение направлений его использования в регионах Республики Таджикистан.

- оценить влияния факторов, связанных с формированием центров экономического роста, на темпы социально-экономического развития Согдийской области Республики Таджикистан.

- разработать прогноз основных параметров развития экономики Согдийской области на долгосрочную перспективу с использованием трендовой модели и на его основу определить условия размещения малых и средних промышленных предприятий в рамках центров экономического роста, создаваемых на территории области.

Соответствия содержания диссертации избранной специальности. Новизна и результаты исследования соответствует следующим пунктам паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 – Экономика, организация и управления народным хозяйством: экономика, организация и управления предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика): 3.1. Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы и инструментарию пространственных экономических исследований, проблемы региональных экономических измерений, пространственная эконометрика, системная диагностика региональных проблем и ситуаций. 3.10. Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов и методические проблемы их классификации и прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов. 3.11. Инструменты сглаживания пространственной поляризации, эффективность их применения, полюса и центры роста в региональном развитии. 3.17. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. Экономические зоны, промышленные центры и иные территории «точки» промышленной инновации и развития.

Объектом исследования является экономика региона в условиях формирования и развития центров экономического роста.

Предметом исследования является совокупность социально-экономических отношений, возникающих в процессе формирования и развития центров экономического роста в системе регионального развития.

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные подходы, представленные в трудах зарубежных, российских и отечественных ученых по проблемам теории и практики формирования и развития центров (точек, поясов, полюсов, коридоров) экономического роста.

Методологической основой работы выступает принцип устойчивой взаимосвязи между интенсивностью и характером развития производительных сил и уровнем устойчивости экономического развития.

Основными методами исследования послужили общенаучные и социальные методы сбора, анализа и обобщения эмпирического материала и применены системный, статистический, экономико-математические методы, приемы социологического анализа, а также методы сравнения и экспертной оценки.

Информационную основу диссертационной работы составили официальные статистические материалы Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, данные опубликованные в отечественных и зарубежных научных журналах и представленные на официальных сайтах в сети интернет, материалы международных и республиканских научно-практических конференций, посвященные проблемам развития экономики регионов и формирования центров экономического роста.

Научная гипотеза заключается в том, что посредством формирования центров экономического роста расширяется возможности удовлетворения потребностей общества и создается предпосылки обеспечения устойчивого развития экономики регионов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом и методологическом обосновании процессов формирования центров экономического роста и выявление их роли в экономике регионов, разработка рекомендаций, направленных на повышении эффективности их функционирования в экономической системе региона.

К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, обладающими научной новизной и выносимые на защиту, относятся:

- уточнены понятия «центр экономического роста», используемые как институциональные механизмы развития экономики отдельных территорий и региона в целом. Установлено, что центр экономического роста (ЦЭР) это теоретическое понятие, выражающие отношение комплекса промышленных предприятий, размещенное в малых или средних городах, к решению проблем социально – экономического развития территории. ЦЭР выступает, как объект внимания инвесторам в различных организационно-экономических формах и прежде всего, в форме крупного градообразующего промышленного

предприятия, успешно формирующий экспортный или импортозамещающий потенциал региона.

-обобщены результаты проведенных зарубежными и отечественными учеными теоретико-прикладных исследований, посвященные определению концептуальных основ формирования центров экономического роста. Доказано, что в системе регионального хозяйства, наряду с разделением труда и специализацией производства, использование модели создания ЦЭР, где региональный экономический рост является процессом совокупной причинной обусловленности, основанной на реализации государственной региональной политики, играют важную роль в ускорении процессов, обеспечивающие условия устойчивого социально – экономического развития региона.

-раскрыта сущность механизма формирования центров экономического роста отдельных регионов и особенности его функционирования от уровня развитости инфраструктурных отраслей территории. Обосновывается, что существующая методологическая база является недостаточной для осуществления более точной оценки роли центров экономического роста в формировании ВРП и рыночного товарного предложения, улучшения торгового баланса региона и сбалансированности других макро-экономических показателей развития региона.

- выявлено, что во всех индустриально развитых странах мира, формирование центров экономического роста происходит посредством реализации государственных программ и их финансирования из центральных бюджетов. Доказано, что использование зарубежного опыта по созданию центров экономического роста в регионах Таджикистана должно быть ориентировано либо на экспорт товаров и услуг, либо на производство импортозамещающей продукции, путем активизации государственной политики в области поддержки частных производственных предпринимательских фирм, функционирующих в рамках центров роста.

-проведена оценка влияния факторов формирования центров экономического роста на темпы экономического развития Согдийской области. Установлено, что экономический рост, выражающийся в увеличении объема производства ВРП и в расчете на душу населения, был достигнут за счёт развития малого и среднего бизнес-фирм, увеличения продукции, производимые СЭЗ «СОГД» как ядро центра экономического роста, а также необходимость пересмотреть базовую стратегию развития экономики региона путем изменения льгот, предусматриваемые отечественным и зарубежным инвесторам и предпринимателям в обеспечении конкурентоспособности производимых товаров и услуг и ее адаптации к целям национального хозяйства, через призму формирования ЦЭР в рамках которых созданы и функционируют предприятия, имеющие черты «точки роста».

- разработана трендовая модель по определению прогнозных параметров развития экономики Согдийской области на стратегическую перспективу по четырем макроэкономическим показателям. Доказана эффективность размещения малых и средних промышленных предприятий, имеющие черты

«точки роста» в рамках ЦЭР на территории области, с применением метода не от «достигнутого», когда на базе исследования данных ретроспективного периода составляют картину будущего, а базируется на оценку потребностей территорий в выпуске промышленной продукции на душу населения и в разрезе городов, промышленно-сельскохозяйственных и сельскохозяйственных районов.

Теоретическая и практическая ценность диссертационного исследования заключается в теоретических выводах и обобщениях, содержащиеся в работе, расширения методологической основы научного понимания сущности процессов формирования и развития центров экономического роста в условиях перевода экономики на индустриально-инновационные рельсы. Выводы и рекомендации, сделанные в диссертации, могут быть использованы в работе органов государственной власти при разработке и реализации государственных программ формирования и развития центров экономического роста при осуществлении политики регионального развития. Отдельные теоретические положения полученных результатов нацелены на использование в процессе проведения специальных курсов по предметам «Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», «Экономическое прогнозирование», «Макроэкономика» и «Мировая экономика» в вузах Республики Таджикистан. Разработанные в диссертационном исследовании теоретические положения и методическая база формирования и развития центров экономического роста послужат ценным материалом при размещении производительных сил и оптимизации их потенциала к стратегическим целям национального хозяйства в Таджикистане.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Основное положение и результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на областных и международных конференциях, состоящих в 2012-2019 годах (г. Худжанд), опубликованы в 17 научных работах автора общим объёмом 3,4 п.л., в том числе в 7 статьях, опубликованных в журналах включенных в перечень изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов и предложения. Работа изложена на 160 страницах машинописного текста, содержит 14 таблиц и 6 рисунков. Список использованной литературы включает 189 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактеризована степень разработанности проблемы, определены цель, задачи, гипотеза, предмет и область исследования, его теоретическая и информационная база, сформулированы научная новизна диссертации и область её практического применения.

В первой главе – «**Теоретические и методологические основы формирования центров экономического роста**» исследованы процесс эволюции теорий экономического роста и дана её современная трактовка,

разработаны методические подходы к формированию ЦЭР, обобщен зарубежный опыт и условия его использование в РТ

Во второй главе – **«Анализ экономики региона в условиях формирования центров экономического роста»** проведен сравнительный анализ объёмных показателей и структурных сдвигов в региональной экономике, проведена классификация и оценка факторов, влияющих на производство ВРП и степени успешного развития экономики региона, а также рассмотрена СЭЗ как ядро Центра экономического роста регионов.

В третьей главе - **«Потенциал центров экономического роста и совершенствование механизмов его использования»** рассмотрены вопросы ресурсного потенциала центров, моделирование регионального развития с учетом интенсивности и характера формирования центров экономического роста, а также определены прогнозные ориентиры экономического развития Сogдийской области до 2030.

В заключении, обобщены основные результаты диссертационного исследования, разработаны рекомендации, направленные на улучшение процесса формирования и развития центров экономического роста.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМОЕ НА ЗАЩИТУ

Первое положение – Результаты теоретического анализа определения понятия «центр экономического роста», используемые как институциональные механизмы развития экономики территорий и его авторская трактовка как центры скопления в малых и средних городах, крупных градообразующих промышленных и других предприятий, способствующие формированию экспортного или импортозамещающего потенциала региона.

Развитие национальной экономики как совокупность экономики регионов и территории, базируется на теории размещения производительных сил и теории пространственного распределения ограниченных ресурсов между регионами. Эти теории прошли длительную эволюцию совершенствования и существенно изменились в условиях формирования рыночной экономической системы.

История теории размещения и развития производительных сил берет начало с трудов И. Тюнена, где на примере изолированного от мирового хозяйства государство, доказывалась возможность разработки схемы размещения сельскохозяйственного производства в форме концентрических кругов «поясов» вокруг городов с разными диаметрами.

Что касается теории пространственной экономики, то она берет начало с трудов Леша которая базируется на два фактора организация территориального разделения труда: эффект концентрации производства и транспортные затраты по перемещению сырья и готовой продукции. В работе отмечается, что сочетание этих факторов в различных отраслях региональной экономики дает различные результаты. Так, представители классической школы хотя и были сторонниками первичности природно-климатических условий и характера

расселения населения в достижение эффективности территориального хозяйства, однако не исключали роль инфраструктурного и логистического факторов, имеющие немаловажное значения для развития пространственной экономики. Исходя из этого, в территориях, где сформированы условия повышающие способность обеспечения самофинансирования экономического роста, отдельные фирмы возникают, или могут возникать только из учета «целесообразности» её деятельности с точки зрения дальнейшего развития экономики территории. Это происходит сознательно - интуитивно, когда предприниматели определяют «свою нишу» на внутреннем рынке и продолжают диверсифицировать свою деятельность, либо возникают новые предпринимательские структуры в экономике территории. Данный процесс в «более развитых» территориях протекает интенсивней, потому что от совместного использования «пространство, труда, материалов и услуг» выигрывают практически все участники. Что касается предприятий, которые создаются в неосвоенных территориях, встречаются со сложностями коммуникационного, логистического, транспортного, кадрового и организационного характера, включая социальные объекты - детские сады, школы, дошкольные детские учреждения, медицинское обслуживание, финансовые услуги, и прочее, что временно затрудняет процесс достижения желаемой эффективности фирмы. Иными словами, возможности и перспективы развития конкретных предприятий в «развитых» и «слабо развитых» территориях сильно отличаются. Так, если предприятие размещается на «слабо развитой» территории, но имеет возможности централизованного государственного или иного финансирования, то создаваемое предприятие, имеющие черты «точки роста», будет развиваться по стандартному сценарию. Если предприятие находится на само финансирования, тогда есть вероятность не доведения организационных мероприятий до логического завершения. В этом случае, субъектам хозяйствования, которые обладают ограниченными финансовыми ресурсами, целесообразно «организовать дело» в местностях, где не только велика потребность на продукцию фирмы, но и «предостаточно внешнего эффекта», который способствует развитию последней.

В работе отмечается, что именно приоритетность интересов предприятия заставляет подавляющее большинство субъектов хозяйствования организовать вложения «собственного капитала» в «сильно развитых территориях». Главным мотивом служит то, что там уже созданы и успешно функционируют инфраструктурные, транспортные и логистические системы, имеются промышленные и иные производственные потенциалы, и традиции, достаточно богатый и успешно развивающий рынок трудовых ресурсов. По такому сценарию и поступают известные, достаточно мощные транснациональные корпорации, составляющие ядро центров экономического роста, для которых организационно-экономические и иные проблемы, даже на неосвоенных территориях, не существуют.

Центры экономического роста (ЦЭР) как теоретическое понятие, выражающие отношение комплекса промышленных предприятий, размещенное

в малых или средних городах, к решению проблем социально – экономического развития территории. В практическом плане ЦЭР выступает, как объект внимания инвесторам в различных организационно-экономических формах и прежде всего, в форме крупного градообразующего промышленного предприятия. Естественно, в них высокая производительность труда, обеспечивающая конкурентоспособность готовой продукции с высоким качеством и относительно низкой стоимости, чем продукции, произведенная в остальных территориях. Функционирования этих предприятий производят «синергетический эффект» и создают предпосылки для ускорения темпов развития производства товаров и услуги на данной территории.

В отличие от ЦЭР, «полюса роста», рассматривается как группа предприятий на конкретной территории, имеющих достаточно высокую эффективность и обеспечивающие развития экономики региона. Согласно теории, разработанные Ф. Перру «полюс роста» включает три основных компонента: 1) ведущую отрасль, отрасль-мотор, обладающую мощным потенциалом роста и высокой способностью к нововведениям, иначе говоря, отрасль с большим мультипликационным эффектом. 2) группу отраслей местного значения, связанную с ней через систему отношений типа «затраты-выпуск» и служат средством передачи эффекта ведущей отрасли на всю экономику. 3) пространственную агломерацию производства, обеспечивающий предприятиям получение «внешней экономии».

Формирования ЦЭР во многом, связана с глубокой специализацией региональных производителей - предприятия, имеющие черты «точки роста» и огромными масштабами производства и реализации продукции и услуг, что возможно с привлечением достижений в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, как основы повышения эффективности экономики регионов.

Второе положение - Методологическая база определения сущности механизма формирования и развития центров экономического роста и более точной оценки его роли в формирования ВРП и рыночного товарного предложения, в улучшении торгового баланса региона и других макро-экономических показателей развития региона.

В процессе формирования центров экономического роста широко используется модели, разработанные зарубежными и отечественными учеными, с учетом этапов развития рыночной экономической системы.

Особое внимание в работе уделено использованию наиболее известной модели, где региональный экономический рост является процессом совокупной причиной обусловленности, в котором выгоды распределяются между теми регионами, которые уже находятся в благоприятном положении.

Методология создание ЦЭР основана на реализации государственных программ социально-экономического развития регионов и их финансирования осуществляется из центральных бюджетов, ибо деятельность его субъектов, ориентированы на экспорт товаров и услуг или на производство импортозамещающей продукции. Надо иметь в виду, что распределение государственных ресурсов среди регионов для формирования ЦЭР, имеющий

цель максимально увеличить темп экономического роста, приведет к усилению региональные неравенства. Следовательно, чтобы смягчить этот процесс нужно иметь предприятия, имеющие черты «точки роста» на территории, которые уменьшают неравенства в экономическом развитии регионов.

Другой важной методологической основой формирования ЦЭР является теория кумулятивного роста, разработанные Г. Мюрдаль и А. Хиршман. Изучая их в работе определяется, что в качестве базовых элементов модели развития экономики регионов, нужно принимать механизм создания и адаптирования потенциала ЦЭР и каналы распространения производимой ими продукции в пространственной экономике и «с помощью специализации и эффекта масштаба, незначительные преимущества территорий со временем может вырасти и приумножиться».

В связи с этим представляется, что для эффективного использования опыта развитых стран по созданию ЦЭР в РТ, необходимо, прежде всего, определить уровень экономического развития и особенностей отдельных регионов, с точки зрения потенциальных возможностей, а также место и роль региона в развитии экономики страны.

В работе эффективность развития экономики региона на базе формирования ЦЭР и действия ряда «точек роста» производится на основе представления содержательной характеристики параметров экономического роста и расчета макроэкономических показателей развития производства с целью выявления причинно-следственных связей, складывающиеся в воспроизводственном процессе.

К числу макроэкономических показателей относится динамика объёмов ВРП и изменение его величины на душу населения Согдийской области и в среднем по Республики Таджикистан (табл.1).

Таблица 1. Рост объема ВРП и в расчете на душу населения Согдийской области Республики Таджикистан

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 в % к 2011
млн.сомони									
ВРП	I	27019	32785	36535	40836	43746	49921	54011	200,1
ВРП	II	7179	8961	10440	11531	12037	14655	16677	232,3
	III	26,6	27,3	28,6	28,2	27,5	29,4	30,9	-
На населения	душу								
сомони	–								
ВРП	I	3500	4153	4527	4943	5178	5770	6104	174,4
ВРП	II	3370	3814	4348	4694	4618	5418	6394	189,7
	III	96,3	91,8	96,0	95,0	89,2	93,9	104,8	-

I-Республика Таджикистан, II-Согдийская область, III- в% к итогу

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: ООО «ТоРус», 2018.– С. 200., Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018. – С. 242. и наши расчеты.

Сравнительная характеристика показателей ВРП Согдийской области с среднереспубликанскими показывает, что: 1. Темпы роста производства ВРП в Согдийской области (232,2%) несколько выше, чем в среднем по Республики Таджикистан (200,1%), что привело к увеличению его удельного веса с 26,6% в 2011г. до 30,9% в 2017г. 2. Показатель ВРП в расчете на душу населения, характеризующие уровень индустриального развития региона в 2017г. достиг 6394 сомони и возрос, по сравнению с 2011г. в 1,9 раза и впервые превзошел среднереспубликанский уровень почти на 5%. Исходя из этого можно принимать однозначное решение о том, что темпы роста производства ВРП являются высокими и, следовательно, экономика региона находится на стадии успешного развития. Кроме того, ВРП как показатель, характеризующий развитие экономики региона может служить основным критерием оценки «успешности или недостаточной успешности», реализуемых мероприятий, в рамках осуществляемой экономической политики государства, специфическим особенностям экономики региона. В их числе в работе выделены: отраслевая структура, место и роли каждой отрасли или сферы человеческой деятельности в формировании ВРП, соотношение сферы производства и сферы услуг, адаптированность институциональных механизмов к целям и задачам экономики.

Однако, более глубокий анализ «успешно развивающихся экономик» показал, что, несмотря на высокие темпы роста ВРП, многие социально-экономические задачи, в частности, безработица, распределение доходов между имущими и неимущими, уровень образованности населения, обеспеченность медицинским обслуживанием остаются нерешёнными. Все это свидетельствовало о методической неприемлемости применения показателя «экономический рост» к исследованию результативности принимаемых и реализуемых решений на развитие экономики и изменения её структуры. Потому возникла настоятельная необходимость в «обогащении содержания механизма оценки экономического роста»¹ включив в неё ряд показателей, которые позволили бы максимально близко охарактеризовать истинное положение экономики региона.

В связи с этим к числу показателей отнесены объем иностранного капитала и его широкого использования для создания предприятий, имеющие черты «точки роста», когда с одной стороны - осуществляется прямое инвестирование в экономику, что в определенной степени может свидетельствовать о наличии благоприятного инвестиционного климата в стране и неполное использования основных факторов экономического роста как человеческий капитал, природные ресурсы, техника и технологии и др., с другой. Что касается формирования и развития ЦЭР, то здесь надо учитывать институциональные изменения, степень полноты и эффективности использования ресурсов

¹ В достижении экономического роста согласно положений современной экономической теории принято включить следующие факторы – количество и качество трудовых ресурсов, эффективность основного капитала, количество и качество природных ресурсов, эффективность управления, эффективность технологий, географическое положение

развития, путем их оптимального распределения между отраслями и регионами, сферами человеческой деятельности.

В работе констатируется, что отечественные крупные предприятия, считавшиеся при ЕНХК СССР как градообразующие, в условиях перехода к рынку потеряли свое значения и не могут выступать в роли «точек роста» экономики региона(табл.2).

Таблица 2. Основные показатели предприятия ЦЭР с чертами «точек роста» на территории Согдийской области

По городам и районам	Объем производства млн.сомони		Удельный вес в %		2017 в% к 2015
	2015	2017	2015	2017	
Худжанд	638,8	942,5	100	100	147,5
1. СП ТТ “Точпроф”	19,0	41,2	2,97	4,37	216,5
2. ЗАО “Ресандаи Тоҷикистон”	-	44,5	-	4,72	-
Исфара	270,2	296,6	100	100	109,7
ООО “Петролиум Суғд”	25,5	22,6	3,98	2,39	88,6
Бўстон	82,6	182,3	100	100	220,7
ООО “Суғд ПЭК”	2,2	75,8	0,34	41,5	34,4 раза
Гулистон	1146,1	3526,7	100	100	307,7
1. Таджикско-китайская горно-промышленная компания	852,5	3024,2	74,3	85,7	354,7
Истаравшан	278,7	355,9	100	100	127,7
1. ЗАО “Оби Зулол”	150,6	137,9	54,1	38,7	91,5
2. СП Баракат	-	48,1	-	14,6	-

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018. – С. 177-193, годовые отчеты предприятий и наши расчеты.

Сравнительный анализ влияния факторов на экономический рост Согдийской области Республики Таджикистан показывает, что базовую стратегию развития экономики региона и ее адаптации к целям национального хозяйства, нужно рассмотреть через призму формирования ЦЭР в рамках которых созданы и функционируют предприятия, имеющие черты «точки роста». Так, в ЦЭР г. Худжанда только два предприятия, имеющие черты «точки роста», где объем промышленное производство за два года возрос в 2,2 раза по сравнению со средними показателями -147,5% и удельный вес их составляет около 10% от объема по городу. В г. Бустоне таким предприятием является ООО “Суғд ПЭК” на долю, которой приходится 41,5%, в г. Гулистоне –горнометаллургический таджико-китайский комбинат с долей 87,5%, в Истаравшане - ЗАО “Оби Зулол”- 38,7%. Кроме того, на отечественном рынке к числу зарекомендовавшие себя предприятий, обеспечивающие развития пищевой и мясомолочной промышленности области успешно функционирующие в рыночных условиях следует отнести: Оби Зулол, Дусти-Амирхан, Коррект, Файзи Расул, Добрый Фермер и др. Они достаточно

современные предприятия, которые в зависимости от изменения конъюнктуры рынка, адаптируются и продолжают удовлетворять высокий спрос потребителей в продукцию отрасли. Кроме Худжанда, промышленными городами Согдийской области являются Исфара, Канибадам, Истаравшан, Бустон и Гулистон, которые не потеряли свою роль как ЦЭР, в развитии экономики области.

В работе проанализирован процесс поступления иностранных инвестиций, с точки зрения создания ЦЭР по городам и районам Согдийской области результат, который показывает, явную неравномерность их размещения (табл.3)

Таблица 3. Объем и структура инвестиции по территориям Согдийской области²

(накоплено на начало 2018г. млн. доллар)

Показатели	Ед. измерения	г. Пенджикент	г. Худжанд	г. Гулистон	Б.Гафуровский район	Спитаменский район	Айнинский район
Всего инвестиций	млн.долл.	362,6	289,4	180,1	123,3	3,9	23,8
	в %	100	100	100	100	100	100
В том числе -прямые инвестиции	млн.долл.	307,6	795,3	180,1	118,6	1,6	12,1
	в % к итогу	84,8	27,5	100	96,2	41,2	50,9
-прочие инвестиции	млн.долл.	54,9	208,8	-	4,6	2,3	11,7
	в % к итогу	15,2	72,2	-	3,8	58,9	49,1

Из анализа данных, приведенных в таблице, вытекает, что: Во-первых, иностранные инвестиции направляются в основном в города. Так, наибольший объем инвестиции накоплено в г. Пенджикенте -362,6 млн долл., что связано с реконструкцией комбината по производству золота. Затем г. Худжанд - 289,4 млн. долл. и г. Гулистон - 180,1млн.долл. Из районов -самый высокий объем инвестиций (123,3 млн. долл.) накоплен в Б. Гафуровском районе, наиболее близко расположенной к областному центру. Во- вторых, по всей территории Согдийской области, кроме г. Худжанда, портфельная форма инвестиции не используются. В-третьих, доля прочих инвестиций в Худжанде составляет - 72,2%, в Спитаменском районе -58,9%, а в Айнийском - около половина, это косвенные формы вложения инвестиций.

Третье положение – Свободные экономические зоны (СЭЗ) следует рассматривать как ядро Центра экономического роста регионов и эффективным инструментом совершенствования процессов интеграции регионального хозяйства в национальной и мировой экономике с целью

²Рассчитано автором на основе данных Статистического ежегодника Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018. – 356 с.

обеспечения устойчивого роста ВРП путем эффективного использования регионального преимущества в процессе производства и реализации продуктов.

СЭЗ получают все большее распространение в развивающихся странах и, следовательно, требует дальнейшего исследования понятийного аппарата СЭЗ с целью разработки теоретико-прикладных основ формирования и развития СЭЗ с учетом конкретных социально-экономических условий.

В работе, СЭЗ рассматривается как ядро ЦЭР в конкретной территории отдельно взятого государства, где правительство предусматривает совокупность различных льгот отечественным и зарубежным предпринимателям, способствующие внедрения новой техники, прогрессивной технологии и эффективных методов управления, тем самым создавая предпосылки обеспечения конкурентоспособности производимых товаров и услуг на местном, национальном и мировом рынках. Миссия СЭЗ состоит в обеспечении социально-экономического развития территории страны путем использования его возможностей в привлечении иностранных инвестиций при создании предприятий ЦЭР. Анализ этого процесса показывает, что: 1. Объем иностранного капитала в республике и в отдельных регионах не велик и в недостаточной степени оказывает влияния на формирования ЦЭР. 2. Привлечение иностранного капитала на создания предприятия СЭЗ в районах, богатых сырьевыми ресурсами, препятствует неразвитость инфраструктуры и неблагоприятная ситуация, связанная с менталитетом участников и населения.

В связи с этим в работе проанализированы деятельность предприятия СЭЗ «Сугд» по производству продукции и из его результатов вытекает, что:

СЭЗ «СОГД» еще не стал ядром центра экономического роста области, ибо его предприятия выпустили продукцию на общую сумму около 98 млн. сомони и её доля в объеме промышленного производства г. Худжанда (9883 млн. сомони в 2017г.) – областного центра и крупного промышленного узла, составляет около 1%. Поэтому нужно пересмотреть постановку самого институционального механизма достижения эффективности ЦЭР в развитии экономики регионов и конкретных территорий страны, а также совокупность различных льгот, предусматриваемые отечественным и зарубежным инвесторам и предпринимателям в обеспечении конкурентоспособности производимых товаров и услуг. При их выполнении СЭЗ «СОГД» может стать ядром ЦЭР области, служить эффективным институтом и действующим механизмом, позволяющий создавать благоприятные условия эффективной деятельности предпринимательских структур, формируя потенциал обеспечения ускоренного экономического развития территорий области.

В работе развивается мысль о том, что процесс формирования и обеспечения эффективности ЦЭР требуют обоснования вариантов создания ряда предприятий, имеющие черты «точки роста» в традиционных промышленных отраслях. Так, обоснованным является создание «точки роста» в восточной промышленной зоне (Канибадам, Исфара) - в химической, горнорудной, пищевой и легкой промышленности, в северной (Гулистон) - легкая

промышленности, цветной металлургии и производство строительных материалов, в центральной (Худжанд и близлежащие города и районы)- легкая и пищевая промышленность, торговля и малое инновационное предпринимательство.

Четвертое положение - Результаты исследований потенциала ЦЭР и оценка основных направлений совершенствования механизмов его использования, на основе классификации территорий и построения модели размещения малых и средних промышленных предприятий, имеющие черты «точки роста» в рамках ЦЭР, создаваемые на территории Согдийской области.

Развитие социально-экономической системы на основе институционализации производственно – хозяйственной деятельности предприятий и предпринимательских фирм, базируется на имеющихся в наличии или вероятности добычи ресурсов, а также на перспективный потенциал, достаточного для достижения стратегических целей регионального развития.

Основой для экономического роста и увеличения ВРП является природно-ресурсный потенциал регионов, зон и отдельных территорий. Важным является не только наличие регионального потенциала, но и степень его фактического использования в условиях функционирования системы многоукладной экономики страны.

В работе ресурсный потенциал ЦЭР увязан с потенциалом, которые обладают малые и средние города, градообразующие предприятия, совокупность промышленных предприятий расположенных на территории различных административно-территориальных образований и имеющих между собой производственные и иные связи, позволяющие увеличить их внешний эффект.

В соответствии с этим произведена классификация территории Согдийской области, где ресурсный потенциал достаточно для формирования и размещение предприятия ЦЭР: 1. Промышленные города Согдийской области: Худжанд, Истиклол, Бустон, Гулистон. 2. Районы, где функционируют промышленные предприятия, имеющие черты «точек роста» – Бободжан Гафуровский, Дж.Расуловский, Исфаринский, Канибадамский, Матчинский, Пенджикентский, Спитаменский, Деваштичский, Зафарабадский, и Истаравшанский районы. 3. Районам, где сельскохозяйственный сектор является доминирующим: Кухистони Мастчох и Аштский район. Последние две группы выступают в качестве потенциальных субъектов, способствующие эффективному функционированию ЦЭР, ибо они, по мнению И.Тюнена - классика теории регионального роста, являются потребителями «внешнего эффекта», производимого промышленными предприятиями, имеющие черты «точек роста» и участвуют в создании благоприятных условий для их эффективной жизнедеятельности.

При оценке природно-экологического потенциала ЦЭР, необходимо исходить из следующих предпосылок: во-первых, точная оценка количественных показателей

природно - ресурсного потенциала, позволяющее более эффективного функционирования ЦЭР в региональном хозяйстве и, во-вторых, стоимостная оценка структуры ресурсов региона, позволяющее определять вклад каждого вида ресурса в воспроизводство материальных благ и удовлетворения все возрастающих потребностей регионального хозяйства.

Пятое положение – Результаты прогнозных разработок по определению основных направлений регионального развития на основе использования трендовых моделей оценки ВРП и денежных доходов, потребностей территорий в выпуске промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения Согдийской области в стратегической перспективе.

Определение направлений регионального развития в длительную перспективу, основывается на использовании методов прогнозирования, как сложного процесса научного обоснования развития событий и ситуации в экономике, обусловленного рядом обстоятельств: Во-первых, абстрактный характер экономической теорий и, следовательно, проводимые исследования по выявлению влияния различных факторов на развития экономики и учет сложившиеся ситуации и возможных изменений в будущем. Во-вторых, прогноз должен дать ответ возникающим вопросам по решению задачи обеспечения устойчивости экономической системы и определению приоритетов развития региона в перспективе. Необходимо отметить, что прогноз не означает гадание чего либо, но с помощью четко разработанных его параметров, должен отвечать принципам общеизвестных научных методов, таких как динамика развития, регрессия, прогрессия, корреляция и другие. Кроме того, результаты проведенного прогноза должны помочь в обоснование роли ЦЭР в процессе регионального развития и производство ВРП.

Динамика роста ВРП в ретроспективе и его основные продуктообразующиеся отрасли, к числу которых относится промышленность и сельское хозяйство, где создаются денежные доходы населения, показывает постоянную из года в год тенденцию роста объема и в расчете на душу населения, которые после расчета параметров имеет следующий вид:

А) Валовый региональный продукт на душу населения (ВРП)-(y)

$$Y=3653,1 +454,5 t$$

Б) Денежные доходы на душу населения (y)

$$Y=3937,6 +372,5 t$$

В результате расчетов по приведенными моделями и экспертной оценки получены следующие показатели на прогнозный период (табл. 4).

Прогноз осуществлен по четырем макропоказателям, характеризующие уровень экономического развития региона, и они рассчитаны на душу населения, чтобы исключить влияние роста численности населения в перспективе. Так, по данным прогноза ВРП на душу населения в 2030 г по сравнению с 2018г возрастет на 85,5% или почти на 7% ежегодно. Учитывая принятую политику индустриализации, в перспективе объем промышленной продукции в расчете на душу населения, возрастет на 71,3% и

сельскохозяйственной продукции – на 41,8%. Опережающие темпы роста ВРП будет обеспечиваться за счет услуг, оказываемые субъектам хозяйствования и населения.

Таблица 4. Прогноз макроэкономических показателей развития Согдийской области на период до 2030года

Годы	на душу население, сомони			
	ВВП	Промышлен ная продукция	Сельхоз продукция	Денежные доходы
2018	6380	5224	4363	6172
2019	6834	5556	4515	6545
2020	7289	5888	4667	6917
2021	7743	6220	4819	7290
2022	8198	6552	4971	7662
2023	8652	6884	5123	8035
2024	9107	7216	5275	8407
2025	9561	7548	5427	8780
2026	10016	7880	5579	9152
2027	10470	8212	5731	9525
2028	10925	8544	5883	9897
2029	11379	8876	6035	10270
2030	11834	9208	6187	10642
2030 в % к 2018	185,5	171,3	141,8	172,4
2030 в % к 2020	162,3	156,4	132,6	153,8
2030 в % к 2025	123,8	122,1	110,9	121,2

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2012. – С. 146-147, и за 2018. – С. 114-115.

Для реализации прогнозных показателей социально-экономического развития региона необходимо создания условий для региональных производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также инфраструктурным отраслям, непосредственно участвующим в создании ВВП страны.

В процессе принятия и реализации управленческих решений по достижению прогнозных показателей предлагается применить подход «от желаемого», вместе весьма распространенного подхода от «достигнутого». Последний базируется на вероятный потенциал ЦЭР в перспективе, при неизменности имеющихся тенденций, когда предприятия ЦЭР будет строится, с учетом требований, вытекающие из сложившиеся состояния экономики и её структуры.

Подход от «желаемого», имеет методологическое преимущества который, согласно положений современной экономической теории, должен базироваться

на прогнозах выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции и потребностей населения и субъектов хозяйствования в них, рассчитанные с учетом изменения демографической ситуации и численности населения регионов страны.

Исходя из этого, варианты размещения вновь создаваемых промышленных предприятий ЦЭР, имеющие черты «точки роста», в каждой территориальной единице, должны отвечать требованиям, которые позволяют достичь того состояния экономики и динамики социально-экономического развития, которое удовлетворяет условия, предъявляемые к решению следующих стратегических задач:

- размещаемое предприятие, имеющие черты «точки роста», должен быть объектом не только производящий внешний эффект, но и воспроизводящий капитал, иными словами способствующими расширению зоны действия ЦЭР;

- размещаемое предприятие, имеющие черты «точки роста», должны способствовать доведения промышленного потенциала территории до уровня промышленно развитых городов и районов и достижение «среднемировых» уровней развития;

- размещаемое предприятие переработки и хранения должны способствовать увеличению удельного веса промышленных основ в сельскохозяйственном производстве региона, привлекая инвестиции для создания комплексов, включая предприятия торговли и общественного питания, организации потребления с минимальными потерями продукции.

Выводы и предложения

Исследование теоретико-методических основ формирования и развития центров экономического роста в региональной экономике, позволили сделать следующие выводы и предложения.

1. Теоретическое определение понятие «центры экономического роста» (ЦЭР) включают отношение предприятий, размещенное в малых или средних городах, к решению проблем социально – экономического развития территории. В более развернутом виде, центры экономического роста представляет собой совокупность «точек роста» функционирующие в классическом понимании средние и малые города или создания крупных градообразующих предприятий или совокупность предприятий, выполняющие эту роль и участвующие в осуществления ВЭД, посредством производства экспорта-ориентированной, либо импортозамещающей продукции.

2. В практическом плане ЦЭР выступает, как объект внимания инвесторам в различных организационно-экономических формах и прежде всего, в форме крупного промышленного предприятия. Естественно, в них высокая производительность труда, обеспечивающая конкурентоспособность готовой продукции с высоким качеством и относительно низкой стоимостью, чем продукция, произведенная в других предприятиях региона. Функционирования предприятий ЦЭР, имеющие черты «точки роста», производят «синергетический эффект» и создают предпосылки для ускорения

темпов развития производства товаров и услуги и решения социальных проблем данной территории.

3. В условиях перехода к рынку теряют свое значения и не могут выступать в роли «точек роста» экономики региона отечественные крупные предприятия, считавшиеся при ЕНХК СССР как градообразующие. Поэтому при оценке факторов, оказывающие влияние на темпы экономического роста, выражаемые в темпах производства ВРП Согдийской области необходимо пересмотреть базовую стратегию развития экономики региона путем включения ЦЭР в рамках которых созданы и функционируют предприятия, имеющие черты «точки роста», а также предприятия, зарекомендовавшие себя на отечественном рынке продукции пищевой и мясомолочной промышленности и успешно функционирующие в рыночных условиях.

4. Ресурсный потенциал ЦЭР определяется на основе наличных природно-экономических ресурсов, которыми обладают малые и средние города, а также те предприятия, расположенные на его территории и имеющие между собой производственные и иные связи, позволяющие увеличить их внешний эффект. Произведенная классификация территории Согдийской области по ресурсному обеспечению показывает достаточно высокий уровень ресурсного потенциала для формирования и размещения предприятия ЦЭР в промышленных городах, районных центрах и сельской местности, где доминирующим является сельскохозяйственный сектор.

5. Анализ процесса поступления иностранных инвестиций предприятиям, имеющие черты «точки роста» и размещенных в городах и районах Согдийской области позволяет сделать вывод о явной неравномерности их размещения и структурной диспропорции. Иностранные инвестиции направляются в основном в города и крупные районы, наиболее близко расположенные к областному центру для создания совместных предприятий по производству высокотехнологической продукции, в недостаточной степени развита косвенные формы вложения инвестиций, а что касается её портфельной формы, то она кроме г. Худжанда, в Согдийской области не используются.

6. Производство ВРП и динамика его роста находится в прямой зависимости от развития основных продукт образующих отраслей, какими являются промышленность и сельское хозяйство, именно в них создаются основная часть ВРП, ибо доля сферы услуг и других инфраструктурных предприятий пока невелик, но она возрастает, как это имеет место в мировой экономике. ВРП в расчете на душу населения в Согдийской области впервые превзошел среднереспубликанский уровень и показывает постоянную из года в год тенденцию роста. Более высокими темпами увеличивается производство промышленной продукции на душу населения по сравнению с сельхозпроизводством, что соответствует требованиям создания индустриально-аграрной экономики регионов страны.

7. Опыт стран с развитой рыночной экономикой подтверждает мысль о превращении СЭЗ в ядро ЦЭР в конкретной территории отдельно взятого государства. Для этого необходимо создать условия, предусматривающие

различные льготы отечественным и зарубежным предпринимателям, способствующие внедрению новой техники, прогрессивной технологии и эффективных методов управления, обеспечивающие конкурентоспособность производимых товаров и услуг не только на региональном, но и на мировом рынках. Вместе с тем все большее использование возможностей в привлечении иностранных инвестиций, ибо в настоящее время его объем в отдельных регионах не велик и существенного влияния на ускорение темпов экономического роста, как в стране, так и в регионах не оказывает.

8. Перспективы социально-экономического развития Согдийской области определяются с использованием методов прогнозирования и построения сценариев происходящих событий и ситуаций в экономике. Этот процесс сложный, ибо требует научного обоснования процесса формирования ЦЭР и степени его влияния на экономику и рыночную ситуацию и возможных изменений её в будущем. В процессе прогнозирования определяются различные варианты решения задачи обеспечения устойчивости экономической системы и выбора приоритетов развития, основанные на абсолютных и относительных преимуществах региона в перспективе.

Прогноз разработан на уровне макропоказателей ВРП, характеризующие уровень экономического развития региона, промышленная и сельхоз продукция, денежные доходы, определяющие платежеспособную потребность на внутреннем рынке и все они рассчитаны на душу с учетом изменения демографической ситуации и численности населения регионов страны.

9. Подход «от желаемого», вместо весьма распространенного подхода от «достигнутого», позволяет определить вероятный потенциал ЦЭР с учетом создания новых его предприятий, имеющих черты «точки роста» в различных отраслях промышленности и сферы услуг, в малых и средних городах и в сельской местности, которые в значительной степени улучшит состояние экономики и её территориально-отраслевой структуры.

В результате его применения более реальным станут перспективы социально-экономического развития Согдийской области и появится возможность обосновать роль ЦЭР в процессе регионального развития и его значении в производстве ВРП.

IV. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

А) Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

1. Ишорова С.С. Региональная экономика: институциональный подход / С.С. Ишорова//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/3 (165). – 2015г.–С.67-74. (0.5 п.л.)

2. Ишорова С.С. К понятийному аппарату региональной экономики / С.С. Ишорова//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/4 (169). – 2015г.- С.112-117. (0.37 п.л.)

3.Ишорова С.С. Экономический рост или экономическое развитие: попытка современной трактовки / С.С. Ишорова//Вестник Таджикского национального университета. - № 2/5 (172). – 2015. – С. 217-223. (0.43 п.л.)

4. Ишорова С.С. К теории полюсов роста / С.С. Ишорова//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/6 (175). – 2015. – С.245 -251. (0.43 п.л.)

5. Ишорова С.С. Современные трактовки теорий регионального и кумулятивного роста: опыт и проблемы / С.С. Ишорова//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/7 (178). – 2015г.– С.125-131. (0.43 п.л.)

6. Ишорова С.С. ЦЕР и тенденции развития регионального производства/ С.С. Ишорова //Ученые записки Худжандского государственного университета. «Нури маърифат» –Худжанд, 2019. №3(в печати)

7. Ишорова С.С. Зарубежный опыт формирования ЦЕР: вопросы внедрения на практике Республики Таджикистан / С.С. Ишорова //Ученые записки Худжандского государственного университета. «Нури маърифат» – Худжанд, 2019. №4(в печати)

Б) в других изданиях

8.Ишорова С.С. К вопросу размещения промышленных предприятий: теоретический аспект / С.С. Ишорова// Проблемы переходного периода: материалы научно-практической межвузовской конференции преподавателей и молодых ученых экономических факультетов ХГУ имени академика Б.Гафурова (г. Худжанд, 27-28 марта 2002 г.). – Худжанд, 2002. – С.87-93. (0.43 п.л.)

9.Ишорова С.С. Прогнозирование развития легкой промышленности в условиях трансформационных процессов /С.С. Ишорова// Проблемы экономики переходного периода (часть 2): материалы научно-практической межвузовской конференции преподавателей и молодых ученых экономических факультетов ХГУ имени академика Б.Гафурова –г. Худжанд, 2005. – С.25-33. (0,56п.л.)

10.Ишорова С.С. К вопросу прогнозирования потребностей экономики регионов в специалистах с высшим профессиональным образованием /С.С. Ишорова, Р.А. Мавлонов //Развитие как фактор устойчивости региональной экономики: материалы международной научно-практической конференции (Худжанд, 11-12 марта 2013 г.). – Душанбе:Ирфон, 2013. – С. 192-198. (0.43 п.л.)

- 11.Ишонова С.С. Инновационная экономика: отраслевой подход /С.С. Ишонова, Р.А. Мавлонов // Проблемы и пути развития легкой промышленности Таджикистана: материалы научно-практической конференции Республики Таджикистан(г. Худжанд, 30 марта 2013 года). Худжанд, 2013. – С.244-254. (0.68 п.л.)
- 12.Ишонова С.С. // В монографии социально- экономически разных странах СНГ в контексте интеграции национальной экономики.- Душанбе-2014.- С.204-210. (0.43 п.л.)
- 13.Ишонова С.С.Теоретико-методологические основы исследования свободных экономических зон в Республике Таджикистан //Муаммоҳои рушди устуворонаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуҷанд, 2017.
14. Ишонова С.С. Развитие ЦЭР в условиях трансформации экономики // Муаммоҳои рушди устуворонаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуҷанд, 2017.
15. Ишонова С.С. Теоретические предпосылки формирования кластера: зарубежная практика //“Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации” ИЭТ ТГУК. Худжанд 2019.
16. Ишонова С.С. К исследованию понятийного аппарата “теории полюсов роста” //“Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации” ИЭТ ТГУК. Худжанд 2019.
17. Ишонова С.С. СЭЗ как ядро Центров экономического роста региона //Современная экономика: Актуальные вопросы, достижения и инновации. Наука и Просвещение. Международный центр научного сотрудничества. Шифр МК-577. г. Пенза, 2019.

Аннотация
на диссертационную работу Ишоновой Сайёры Султоновны на тему
«Формирование центров экономического роста в системе регионального
развития (на примере Согдийской области РТ)

Ключевые слова: *полюса роста, пояс роста, точки роста, пространственная экономика, региональная экономика, центр экономического роста, индустриальная экономика, зарубежный опыт формирования центров экономического роста, модель определения прогнозных параметров, территориальное разделения труда, сильно развитие территории, мультипликационный эффект, пространственная агломерация, «внешний эффект», «синергетический эффект», «внешняя экономия», эффективности экономики региона.*

Цель диссертационного исследования состоит в определении, с точки зрения теории и методологии, особенностей процесса формирования центров экономического роста и разработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности их функционирования в экономической системе региона.

Кандидатская диссертация Ишоновой С.С. посвящена актуальной проблеме пространственного развития региона и РТ целом. Автор исследовала концептуальные основы формирования пространственного развития производства в форме точек роста, поясов роста, полюсов роста и коридоров роста, объединяя их в форме центров экономического роста, и факторов позитивно и негативно влияющих на их формирование и развитие.

Автор, особо обратила внимание на синтезированный анализ понятийного аппарата пространственного развития производства, и уточнила понятие центр экономического роста – ЦЭР используемое как институт на основе развития экономики отдельных территорий: малые средние классические города, крупные градообразующие предприятия, совокупность экономически и финансово связанных между собой предприятий.

Ишоновой С.С. выполнила синтезированный анализ зарубежных и отечественных ученых, посвященных определению концептуальных основ формирования ЦЭР, раскрыла, сущность механизма формирования центров экономического роста, отдельных регионов. Автором выявлено, что в индустриально – развитых странах мира, формирование ЦЭР происходит посредством реализации долгосрочных государственных программ и их финансирования из центральных бюджетов.

Диссертант разработала и предложила трендовую модель, по определению прогнозных параметров развития экономики СО, на стратегическую перспективу по четырем макроэкономическим показателям. Автор, доказала эффективность размещения малых и средних промышленных предприятий, имеющие черты «точки роста» в рамках ЦЭР на территории, с применением метода не от “достигнутого” а от “желаемого”.

Аннотатсия

ба диссертатсияи Ишноова Сайёра Султоновна дар мавзӯи “Ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар низоми рушди минтақавӣ” (дар мисоли вилояти Суғди ҶТ)

Вожаҳои калидӣ: қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишоф, иқтисодиёти ҳудудӣ, қтисодиёти минтақа, марказҳои инкишофи иқтисодӣ, иқтисоди саноатӣ, таҷрибаи хориҷии ташаккули марказҳои иқтисодӣ, “эффёкоти синергетикӣ”, “эффёкоти мултипликатсионӣ”, “эффёкоти беруна”, тақсимои минтақавӣ, агломератсияи ҳудудӣ, “самараи беруна”, самаранокии иқтисодиёти минтақа.

Мақсади тадқиқоти илмӣ аз ҷиҳати назария ва методология муайян кардани хусусиятҳои раванди ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва таҳияи тавсияҳо мебошад, ки ба баланд бардоштани самарабахшии ғаъолияти онҳо дар низоми иқтисодии минтақа нигаронида шудааст.

Диссертатсияи номзодии Ишноова С.С. ба масъалаи мубрами ташаккули ҳудудии минтақа ва ҶТ дар умум, бахшида шудааст. Муаллиф асосҳои концептуалии ташаккули рушди ҳудудии истеҳсолот дар намуди нуқтаҳои инкишоф, қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишофро боиси тадбиқ қарор дода онҳоро дар намуди марказҳои инкишофи иқтисод ва омилҳои ба ташаккул ва инкишофи онҳо таъсиррасон, муттаҳид карда аст.

Хусусан муаллиф ба таҳлили синтезии апарати мафҳумии инкишофи ҳудудии истеҳсолот таъя намуда, муайян кардааст, ки мафҳуми марказҳои инкишофи иқтисодӣ – МИИ, ки ҳамчун институт дар асоси ташаккули иқтисодиёти минтақаҳои алоҳида истифода мешаванд, дар намуди шаҳрҳои хурду миёна, корхонаҳои калони шаҳрташақкулдиҳанда, маҷмуи корхонаҳое, ки байни ҳам алоқамандии иқтисодию молиявӣ доранд, муттаҳид карда аст.

Ишноова С.С. таҳлили синтезии тадқиқотҳои олимони хориҷию ватаниро, ки ба муайянкунии асосҳо концептуалии ташаккули МИИ бахшида шудааст, гузаронида, моҳияти механизми ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодии минтақаҳои алоҳидаро муайян карда аст.

Ишноова С.С. модели трендиеро, ки ба муайян намудани параметрҳои ояндабинии инкишофи иқтисодии вилояти Суғд ва дурнамои стратегии он аз рӯи чор нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ амалӣ мешавад, пешниҳод намудааст. Самаранокии ҷойгиронии корхонаҳои саноатии хурду миёнае, ки нишонаҳои “нуқтаи инкишоф” – ро доранд, дар ҳудудӣ МИИ – и минтақа бо истифодаи муносибати “аз матлуб” ба ҷои муносибати хело роиҷи “аз сатҳи ноил гардида” исбот шуда аст.

Annotation

on the dissertation of Ishonova Sayora Sultonovna on the topic “Formation of economic growth centers in the regional development system (on the example of the Sughd oblast of the Republic of Tatarstan)”

Keywords: *growth poles, growth belt, points of growth, spatial economy, regional economy, center of economic growth, industrial economy, foreign experience in forming centers of economic growth, model for determining forecast parameters, territorial division of labor, strongly developing territory, multiplication effect, spatial agglomeration, “External effect”, “synergistic effect”, “external economy”, efficiency of the regional economy.*

The purpose of the dissertation research is to determine, from the point of view of theory and methodology, the features of the process of forming centers of economic growth and the development of recommendations aimed at improving the efficiency of their functioning in the economic system of the region

Candidate dissertation Ishonova S.S. devoted to actual problems of the spatial development of the region and RT. The author investigated the conceptual foundations of the formation of spatial development of production in the form of growth points, growth belt, growth poles and growth corridors, combining them in the form of economic growth centers and factors that positively and negatively affect their formation and development.

The author paid particular attention to the synthesized analysis of the conceptual apparatus of the spatial development of production and clarified the concept of the center of economic growth-CED used as an institution on the basis of economic development of individual territories “small medium classic cities”, “large city-forming enterprises”, a set of economically and financially related enterprises.

Ishonova S.S. learned a synthesized analysis of foreign and native scientists devoted to the definition of the conceptual foundation of CED and revealed the essence of the mechanism for forming centers of economic growth of individual regions and revealed that the formation of CED occurs in the industrialized countries of the world through the implementation of long-term government programs and their financing from central budgets.

The author has developed and proposed a trend model for determining forecast parameters, developing SR economy for a strategic perspective according to four macroeconomic indicators and proved the efficiency of placing small and medium industrial enterprises with “growth points” within the CED in the region using the method not by achieving but desire.

УДК:33 С
ББК 65.050.9(2)2
И-97

Ба ҳуқуқи дастнавис

ИШОНОВА САЙЁРА СУЛТОНОВНА

**ТАШАККУЛИ МАРКАЗҲОИ ИНКИШОФИ ИҚТИСОДӢ ДАР
НИЗОМИ РУШДИ МИНТАҚАВӢ (дар мисоли вилояти Суғди ҶТ)**

Ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии
халқ;иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо
(иқтисодиёти минтақавӣ)

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ
номзади илмҳои иқтисодӣ

Хучанд – 2019

Диссертатсия дар кафедраи идоракунии иқтисодиёт ва маркетинги МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» иҷро карда шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Бойматов Алиҷон Азизович,
доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессори кафедраи иқтисодиёти
корхонаҳо ва минтақаи ДДХБСТ

Муқарризони расмӣ:

Қудратов Рустам Раҳматович,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори
кафедраи таҳлили иқтисодии Донишкадаи
Молия ва иқтисоди Тоҷикистон, депутати
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳодиев Дадохон Абдуллоевич,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти
кафедраи менеҷмент ва маркетинги
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муассисаи пешбар:

Донишкадаи Иқтисодиёт ва савдои
донишгоҳи давлатии тижоратии Тоҷикистон
дар ш. Хучанд

Дифои диссертатсия снаи 17 октябри соли 2019 соати 15⁰⁰ дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-023 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 735700, ш. Хучанд, микроноҳияи 17, хонаи 1 баргузор мегардад.

Бо матни пурраи диссертатсия дар сомонаи расмии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон [http:// www.tsulbp.tj](http://www.tsulbp.tj) ва дар китобхонаи донишгоҳ шинос шудан мумкин аст.

Автореферат “_____” _____ соли 2019 ирсол карда шудааст.

Котиби илмӣ

шӯрои диссертатсионӣ,

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Самадова З.А.

ТАВСИФИ УМУМИИ КОРИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

Мубрамияти мавзӯи тадқиқ. Таъмини самарабахшии баланди фаъолияти иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон боисрор асоснок кардани равандҳои ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодиро тақозо менамоянд, ки ба суръатафзои раванди такрористехсоли минтақа мусоидат меkunанд. Онҳоро ба ҳайси муҳимтарин детерминанти рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҳудудҳо баррасӣ менамоянд. Маҷмӯи корхонаҳо, ки аломатҳои «нуқтаи инкишоф» доранд ва дар соҳаи риштаҳои афзалиятноки иқтисодиёти минтақа ва ҳудудҳои бомуваффақият инкишофёбанд таъсис меёбанд, моҳиятан марказҳои афзоиши босуръати иқтисодӣ мебошанд. Онҳо чун марказҳои ҷалби захираҳои табиӣ иқтисодӣ ва ҷалби сармояҳои хориҷӣ маҳаллӣ, паҳнкунандагонӣ маҷроӣ (селаҳои) инноватсионӣ технологӣ зоҳир мегарданд ва ба усси асоси ташаккули иқтисодиёти рақобатпазири минтақавӣ табдил меёбанд.

Таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ амалигардонӣ барномаҳои рушди иқтисодиёти минтақа дар доираи хоҷагҳои миллӣ аз инкишофи кутбноки иқтисодиёти ҳудудҳо шаҳодат медиҳад, ки он ба зарурати гузаронидани сиёсати муттасили мутобиқгардонӣ рушди ҳудудӣ мӯҷиб мегардад. Ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ бояд ядроӣ сиёсати мазкур гардад. Дар иртибот бо ин, аҳамияти тадқиқи масъалаҳо меафзояд: аз як тараф, ин муайян кардани дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои ҳаҷмӣ ва сохторӣ иқтисодиёти минтақа дар шароити ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ аст, аз тарафи дигар, зарурати баррасии минтақаҳои озоди иқтисодӣ чун ядроӣ марказҳои инкишофи иқтисодии минтақа мебошад. Ғайр аз ин, иқтисодии захиравии марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва зарурати такмили механизмҳои истифодаи он дар шароити ташаккули низомӣ бозорӣ иқтисодиёт дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қадри кофӣ ҳаллу фасл нашудааст.

Ҳамаи ин, ҳамчунин масъалаи муайян кардани аломатҳои ояндабинӣ рушди иқтисодии вилояти Суғд то соли 2030 бо назардошти ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ, асоснок кардани рушд ва ҷойгиронӣ онҳо дар ҳудуди минтақа мубрамияти мавзӯ ва аҳамияти онро дар ҳалли вазифаҳои муҳимтарини рушди минтақа муайян мекунад.

Сатҳи таҳқиқи илмӣ мавзӯ. Муносибатҳои концептуалӣ ба тадқиқи асосҳои назариявии ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар шароитҳои мухталифи иҷтимоӣ иқтисодӣ дар асарҳои олимони хориҷӣ Ф. Перру, М. Будвил, П. Потье, Х.Р. Ласусьен, Ҷ. Фримен, А. Вебер, И. Тюнен, В. Лаунхардт, В. Кристаллер, М. Фуджита, А. Кругман, Т. Мори, Д. Ромер, Т. Мюрдал, А. Маршалл, Ҷ. Бортс, Х. Зиберт, Р. Солоу, Т. Сван, Г. Менкю, А. Урвик, Р. Барро, Х. Сал, Р. Холл, Ҷ. Чонс, Т. Хегерstrand, П. Хаггет, Т. Хермансен, Х. Ричардсон ва дигарон баррасӣ гардидаанд. Дар осори мазкур диққати асосӣ ба ҳалли масъалаҳои методологиизерин равона шудааст: ҳангоми муайян кардани мафҳумҳои «нуқтаи» инкишоф, «минтақаи» инкишоф «меҳвари» инкишоф чиро ба сифати асос қабул кардан лозим аст, кадом амсилаҳои тадқиқоти раванди ташаккули МИИ дар шароитҳои мухталифи иҷтимоӣ иқтисодӣ ва ҳини тағйирёбии

муттасили омилҳои дохилию берунии ба вазъи иқтисодии минтақа таъсиркунанда татбиқпазиранд.

Ба тадқиқи масъалаҳои ташаккули фаъолияти самарабахши МАИ дар шароити иқтисодии нақшавӣ ва иқтисодии гузариш олимони Русия А. Гранберг, Н.Н. Некрасов, С.С. Шаталин, Н.Н. Алексеева, О.И. Боткин, Х.Г. Баширов, Ю. Кораблин, О. Пчелинников, А. Панович, Н.Д. Кондратиева, Т.О. Лашева, Н.П. Федоренко, Т.А. Федорова, А.Б. Алаев, А.А. Мироедов, Р.Е. Когут, А.С. Молчан машғул шуда, ба ташаккули асосҳои назариявӣ методологии инкишоф ва мутобикгардӣ МИИ ба мухтассотимақсадҳои стратегӣ хоҷагии милли (минтақавӣ) сахми назаррас гузоштаанд. Коркарди механизмҳои мутобикгардонии муқаррароти хеле маъруфи назариявӣ методологӣ ва таҷрибаи ғании мамлакатҳои мутараққии индустриалӣ ва баъди индустриалӣ барои ташаккули рушди МИИ дар шароити мушаххаси иқтисодии минтақаҳои алоҳида ба зиммаи муҳаққиқони оянда воғузор мегардад.

Ҷанбаҳои алоҳидаи масъалаи ташаккул ва рушди иқтисодии бозори дар муҳити равандаҳои дигаргуншавӣ олимони ватанӣ А.Х. Авезов, Д.Д. Бобочонов, А.А. Бойматов, С.А. Ғозибеков, Н.К. Қайюмов, А.А. Назаров, И.Р. Пӯлотова, Л.Х. Саидмуродов, С.Ҷ. Комилов, Р.Р. Қудратов, А.А. Мадаминов, Т.Д. Низомова, Р.К. Раҷабов, Х.Н. Фақеров, М.М. Шарипов ва дигарон тадқиқ намудаанд. Асарҳои олимони ватанӣ ба тадқиқи масъалаҳои асосноккунии назариявии рушди устувори иқтисодии минтақавӣ тавассути таъсири МОИ ва истифодаи шаклҳои пешқадами ташкили истеҳсолоти саноатӣ, аз ҷумла марказҳои инкишофи иқтисодӣ, кластерҳои саноатии ҳудудӣ ва зерсоҳавӣ, ҳамчунин коркарди стратегияи рушди таҳсилот, тақмили сохтори истеъмолот ва даромади аҳоли, татбиқи минбаъдаи стратегияи коҳиши сатҳи бенавоӣ ва ангезиши фаъолнокии умумии иқтисодӣ, таҳияи самтҳои афзалиятноки рушди фаъолияти иқтисодии берунӣ бахшида шудаанд, ки ба мақсаду вазифаҳои таъмини рушди устувори минтақавӣ мутобиканд.

Айни замон масъалаҳои иқтисодии минтақаҳо, ки бо мутобикшавии ғайрикофии қарорҳои амалишаванда ба махсусиятҳои хоҷагии минтақавӣ алоқаманданд, боиси коҳиши самарабахшии марказҳои афзоиши иқтисодӣ ва МОИ мегарданд, ки онҳо ба сифати ядрои инкишофи минтақа зухур менамоянд. Ҳамаи ин масъалаи ташаккули асосҳои методологии МИИ, аз ҷумла фароҳам овардани шароитҳои институтсионалӣ ва, пеш аз ҳама, тағйир додани пойгоҳи меъёри қонунгузорӣ ва қоидаҳои амалкунандаи фаъолияти бозори, ки ба суръатафзоии раванди мутобикшавии иқтисодии минтақа ба талаботи рушди устувор мусоидат мекунад, ба мадди аввал мебарорад.

Мақсаду вазифаҳои тадқиқ. Мақсади кори диссертатсионӣ аз ҷиҳати назария ва методология муайян кардани хусусиятҳои раванди ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва таҳияи тавсияҳо мебошад, ки ба баланд бардоштани самарабахшии фаъолияти онҳо дар низоми иқтисодии минтақа нигаронида шудааст.

Мақсади мазкур гузориш ва ҳалли вазифаҳои зеринро тақозо кард:

- тадқиқ кардани моҳият, мундариҷа ва таҳаввули мафҳуми «маркази инкишофи иқтисодӣ», ки ба сифати механизми институтсионалии рушди иқтисодиёти ҳудуд ва минтақа истифода мешавад ва муайян кардани фарқи он аз мафҳумҳои дигаре, ки ин равандҳоро тавсиф мекунанд;

- ҷамъбаст кардани натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ амалӣ, ки ба муайяннамудани асосҳои концептуалии ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ бахшида шудаанд;

- кушода додани моҳияти механизми ташаккул ва рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва арзёбии нақши онҳо дар иқтисодиёти минтақа;

- омӯختани таҷрибаи мамлакатҳои аз ҷиҳати индустриалӣ мутараққӣчаҳон ва муайян кардани самти истифодаи он дар минтақаҳои Тоҷикистон;

- арзёбии таъсири омилҳои марбут ба ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ ба суръати рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- таҳияи пешгӯии параметрҳои асосии «рушди иқтисодиёти вилояти Суғд дар дурнамои дарозмуддат бо истифодаи амсилаитрендӣ ва дар асоси он муайян кардани шароитҳои ҷойгиронии корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ дар доираи марказҳои инкишофи иқтисодӣ, ки дар ҳудуди вилоят сохта мешаванд.

Мутобиқати мундариҷаи диссертатсия ба ихтисоси интихобгардида. Натиҷаҳои тадқиқот ва навгонҳои он ба бандҳои зерини Шиносномаи номгӯи (фехристи) ихтисосҳои КОА-назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақавӣ): 3.1. Инкишофи назарияҳои иқтисодиёти маконӣ ва минтақавӣ; усулҳо ва фишангҳои тадқиқотҳои иқтисодии маконӣ; эконометрикаи каламравӣ; ташхиси низомии мушкilotҳо ва ҳолатҳои минтақавӣ. 3.10. Хусусиятҳои минтақавии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ; намудҳои минтақаҳо ва муаммоҳои методии таснифот ва тадқиқоти амалии хусусиятҳои тараққиёти намудҳои гуногуни минтақаҳо. 3.11. Фишангҳои мӯътадилгардонии басташавии маконӣ, самаранокии истифодаи онҳо, кутбҳо ва марказҳои афзоиш дар тараққии минтақавӣ. 3.17. Низомҳои махсуси ҳуқуқию иқтисодии рушди минтақавӣ ва маҳаллӣ. Минтақаҳои иқтисодӣ, марказҳои саноатӣ ва дигар маҳалҳо “нуқтаҳои” рушди саноатӣ ва инноватсионӣ.

Объекти таҳқиқ ин иқтисодиёти минтақа дар шароити ташаккули рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ мебошад.

Предмети тадқиқ ин маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, ки дар раванди ташаккули рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар низомии рушди минтақавӣ ба миён меоянд.

Асоси назариявӣ методологии тадқиқотро муносибатҳои илмие ташкил кардаанд, ки дар асарҳои олимони хориҷӣ, русиягӣ ва ватанӣ оид ба масъалаҳои назария ва амалияи ташаккул ва рушди марказҳои (нуқтаҳо, минтақаҳо, кутбҳо, роҳравҳо) инкишофи иқтисодӣ пешниҳод шудаанд.

Асоси методологияи корро принципи робитаи устувори мутақобилаи байни самаранокӣ (шиддатнокӣ) ва хусусияти инкишофкувваҳои истеҳсолкунанда ва сатҳи рушди устувори иқтисодӣ таъкил мекунад.

Методҳои ҷамъоварӣ, таҳлил ва ҷамъбасти маводи эмперикӣ методҳои асосии кор ба шумор мераванд. Дар диссертатсия ҳамчунин методҳои системавӣ, омӯрӣ, иқтисодию математикӣ, усулҳои таҳлили сотсиологӣ, ҳамчунин методи муқоиса ва арзёбии эксперти мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Асоси иттилоотии кори диссертатсиониро маводи расмӣ оморӣ Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои дар маҷаллаҳои илмӣ ватанӣ хориҷӣ нашр гардида ва дар сомонаҳои расмӣ дар шабакаи Интернет пешниҳодшуда, маводи конференсияҳои байналхалқӣ ҷумҳуриявӣ илмӣ амалӣ бахшида ба масъалаҳои рушди иқтисодиёти минтақа ва таъкили марказҳои инкишофи иқтисодӣ таъкил карданд.

Ҷарзӣи илмӣ дар зохир меғардад, ки таваассути таъаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ имконият барои қонеъ гардонидани талаботи ҷамъият тава се меёбад ва таминаҳои таъмини рушди устувори иқтисодиёти минтақа фароҳам оварда мешаванд.

Навгонии илмӣ тадқиқоти диссертатсионӣ дар асосноккунии назариявӣ ва методологияи равандҳои таъаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва ошкор сохтани нақшонҳо дар иқтисодиёти минтақа, таҳияи тава сияҳое, ки ба баланд бардоштани самаранокӣи фаъолияти онҳо дар низоми иқтисодии минтақа ниғаронида шудаанд, зохир мешавад.

Натиҷаҳои зерини тадқиқоти диссертатсионӣ дорои навгонии илмӣ буда, ба ҳимоя пешниҳод меғарданд:

- мафҳуми «маркази инкишофи иқтисодӣ» (МИИ), ки ба маънои механизми институтсионалии рушди иқтисодиёти ҳудудҳои алоҳида ва умуман минтақа ба кор меравад, аниқ карда шудааст. Муқаррар гардидааст, ки МИИ мафҳуми назариявӣ буда, муносибати маҷмаи корхонаҳои саноатиро, ки дар шаҳрҳои ҳурду миёна ҷойгир шудаанд, ба ҳалли масъалаи рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҳудуд ифода мекунад. МИИ ба ҳайси объекти таваҷҷӯҳи сармоягузoron дар шаклҳои мухталифи таъкили иқтисодӣ ва, пеш аз ҳама, дар шакли корхонаи азими саноатии шаҳр таъаккулдиҳанда, ки иқтидори содирот ё воридот ивазкунандаи минтақаро бомуваффақият таъаккул медиҳад, баромад мекунад;

- натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ амалии ба анҷом расонидаи олимони хориҷӣ ватанӣ, ки ба муайян кардани асосҳои концептуалии таъаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ бахшида шудаанд, ҷамъбаст гардидаанд. Собит шудааст, ки дар низоми хоҷагии минтақавӣ дар баробаритаксимимехнат ва махсусгардонии истеҳсолот истифодаи амсилаи таъсиси МИИ, ки дар он инкишофи иқтисодии минтақавӣ ба раванди амалигардонии сиёсати минтақавӣи давлатӣ асос меёбад, дар суръатафзоии равандҳое, ки шароити рушди устувори иҷтимоӣ иқтисоди минтақаро таъмин мекунад, нақши муҳим мебозад.

- моҳияти механизми ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар минтақаҳои алоҳида тавзеҳ шудааст. Собитгардидааст, ки пойгоҳи мавҷудайметодологӣ барои амалигардонии арзёбии нисбатан дақиқи марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар ташаккули МММ ва пешниҳодоти бозори мол, беҳтарнамудани тавозуни савдои минтақа ва мувозинати дигарнишондиҳандаҳои микроиқтисодии рушди минтақа кофӣ нест;

- ошкор карда шудааст, ки дар ҳамаи мамлакатҳои аз ҷиҳати индустриалӣ мутараққии ҷаҳон ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ тавассути амалигардонии барномаҳои давлатӣ ва маблағгузориҳои онҳо аз буҷети марказӣ сурат мегирад. Исбот карда шудааст, ки истифодаи таҷрибаи хориҷии таъсиси МИИ минтақаҳои Тоҷикистон бо роҳи ғаёл кардани сиёсати давлат дар соҳаи ширкатҳои хусусии истеҳсолии соҳибдорӣ, ки дар доираи марказҳои инкишоф ғаёлият мебаранд, бояд ё ба содироти молу хизмат ё ба истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот равона карда шавад;

- арзёбии таъсири омилҳои ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ ба суръати рушди иқтисодии вилояти Суғд сурат гирифтааст. Муқаррар карда шудааст, ки инкишофи иқтисодӣ, ки дар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли МММ ба ҳар сари аҳоли ифода меёбад, аз ҳисоби инкишофи бизнес – ширкатҳои хурду миёна ва афзоиши маҳсулоти дар МОИ «Суғд» чун ядрои марказии иқтисодии инкишоф ба даст омадааст. Ҳамчунин таҷдиди назари стратегияи пойгоҳии инкишофи иқтисодӣ минтақа бо роҳи тағйир додани имтиёзҳои, ки ба онҳо ба мақсадитаъмини рақобатпазирии молу хизматҳои истеҳсолкунандаисармоягузoron ва соҳибдорони ватанию хориҷӣ пешбинӣ шудааст ва ба ҳоҷагии милли мутобик кардани он тавассути ташаккули МИИ, ки дар доираи онҳо корхонаҳои дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» ташкил карда шудаанд ва ғаёлият мекунанд, тақозо карда мешавад;

- амсилаи трендӣ оид ба муайян кардани параметрҳои ояндабинии рушди иқтисодӣ вилояти Суғд дар дурнамои стратегӣ аз рӯи ҷаҳор нишондиҳандаи микроиқтисодӣ таҳия шудааст. Самарабахшии дар доираи МИИ дар ҳудудивилоят ҷойгиронии корхонаҳои хурду миёнаи саноатидорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» бо истифодаи методи «аз ҳосилнашуда» (ба даст наомада), вақте ки дар пойгоҳи таҳқиқи додаҳои давраи ретроспективӣ манзараи оянда ба вучуд оварда мешавад, исбот карда шудааст. Он ба арзёбии талаботи ҳудуд ба истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сар аҳоли вадар буриши шаҳрҳо, ноҳияҳои саноатӣ кишоварзӣ ва кишоварзӣ асос меёбад.

Аҳамияти назариявӣ амалии тадқиқоти диссертатсионӣ дар ҳулосаю ҷамъбастиҳои назариявии он, тавсеаи асоси методологии фаҳмиши илмӣ моҳияти равандҳои ташаккул ва рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар шароити гузариши иқтисодиёт ба роҳи индустриалию инноватсионӣ зоҳир мегардад. Ҳулосаю тавсияҳои, ки дар диссертатсия баён шудаанд, мумкин аст дар ғаёлияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳинитаҳияю амалигардонии барномаҳои давлатии ташаккулу рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар рафти татбиқи сиёсати рушди минтақавӣ мавриди

истифода қарор гиранд. Муқаррароти алоҳидаи назариявии натиҷаҳои ба дастомадародар равандихондани курсҳои махсус аз рӯи фанҳои «Иқтисодиёти минтақавӣ», «Танзими давлатии иқтисодиёт», «Ояндабинии иқтисодӣ», «Макроиқтисодиёт», «Иқтисодиёти ҷаҳонӣ» дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст. Муқаррароти назариявии дар тадқиқоти диссертатсионӣ коркардшуда ва пойгоҳи методи ташаккул ва рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ ҳангоми ҷойгиронии қувваҳои истеҳсолкунанда ва оптимизатсияи иқтисодии онҳо ба мақсадҳои стратегияи хоҷагии миллӣ дар Тоҷикистон ба ҳайси маводи пурқимат хизмат мекунад.

Тасвиби натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ

Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои вилоятию байналхалқӣ, ки солҳои 2012-2018 дар ш. Хучанд баргузор шуданд, дар шакли маъруза ироа гардидаанд. Онҳо ҳамчунин дар намуди 17 кори илмӣ бо ҳаҷми умумии 3,4 ҷузъи ҷопӣ, аз ҷумла 7 мақола дар маҷаллаю нашрияҳои, ки ба феҳристи маҷаллаю нашрияҳои тақризшавандаи тавсиякардаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд, интишор ёфтаанд.

Ҳаҷму сохтори кор. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва тавсияҳо иборатаст. Кор 160 саҳифаи ҷопӣ, 14 ҷадвал ва 6 расмро дарбар мегирад. Ба феҳристи сарчашмаҳо 189 номгӯй шомил шудааст.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи тадқиқ асоснок ва дараҷаи тадқиқи мавзӯъ тавсиф карда шудааст. Мақсад, вазифа, фарзияҳо, предмет ва соҳаи тадқиқ, пойгоҳи назариявӣ амалиявии он муайян шудаанд, навгонии илмӣ диссертатсия тавсия ва соҳаи татбиқи амалии он муқаррар шудааст.

Дар боби якум – **«Асосҳои назариявӣ ва методологии ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ»** - раванди таҳаввули назарияи инкишофи иқтисодӣ баррасӣ гардида, шарҳи муносири он пешниҳод шудааст, муносибатҳои методӣ ба ташаккули МИИ коркард шудаанд, таҷрибаи хориҷӣ ва шароитҳои истифодаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбаст гардидааст.

Дар боби дувум – **«Таҳлили иқтисодиёти минтақа дар шароитҳои ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ»** - таҳлили қиёсии нишондиҳандаҳои ҳаҷмӣ ва тағйироти сохторӣ дар иқтисодиёти минтақавӣ суратгирифтааст, тасниф ва арзёбии омилҳои, ки ба истеҳсоли МММ таъсир мерасонанд ва дараҷаи рушди бомуваффақияти иқтисодиёти минтақа иҷро шудааст, ҳамчунин МОИ чун ядроии марказии инкишофи иқтисодии минтақа баррасӣ гардидааст.

Дар боби сеюм – **«Иқтисодии марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва таъмили механизмҳои истифодаи он»** - масъалаҳои иқтисодии захиравии марказҳо баррасӣ гардидааст, амсиласозии инкишофи минтақавӣ бо назардошти самарабахшӣ ва хусусияти ташаккули МИИ сурат гирифтааст, ҳамчунин аломатҳои пешгӯишавандаи рушди иқтисодии вилояти Суғд то соли 2030 муайян шудаанд.

Дар хулоса натиҷаҳои асосии тадқиқоти диссертатсионӣ ҷамъбастшудааст, тавсияҳо пешниҳод гардидаанд, киба беҳтар намудани раванди ташаккули рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ нигаронида шудаанд.

Муқаррароти асосии тадқиқоти диссертатсионӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд:

Нуқтаи аввал: Натиҷаҳои таҳлили назариявии мафҳуми «маркази инкишофи иқтисодӣ», ки чун механизминститутсионалии рушдиҳудудҳои иқтисодӣ истифодамешавад ва ташреҳи муаллифии он чун маркази таҷаммуи корхонаҳои азими шаҳр ташаккулдиҳанда ва корхонаҳои дигар дар шаҳрҳои хурду миёна, ки ба ташаккули иқтисодии ивазкунондаи содирот ё воридоти минтақа мусоидат мекунанд.

Рушди иқтисодиёти миллии чун маҷмуи иқтисодиёти минтақаҳо ва ҳудудҳо, бо назарияи ҷойгиронии қувваҳои истеҳсолкунанда ва назарияи тақсими маконии захираҳои маҳдуд байни минтақаҳо тақия мекунад. Назарияҳои мазкур таҳаввулоти тӯлониро аз саргузаронида, дар шароити ташаккули низоми бозории иқтисодиёт назаррас тағйир ёфтаанд.

Таърихи назарияи ҷойгиронӣ ва рушди қувваҳои истеҳсолкунанда аз асарҳои И. Тюнен оғоз меёбад. Ӯ дар мисоли давлати аз хоҷагии ҷаҳонӣ ҷудо имкони коркарди схемаи ҷойгиронии истеҳсолоти кишоварзиро дар шакли доираҳои марказдор – «минтақаҳои» атрофи шаҳрҳо бо диаметрҳои мухталиф собит сохтааст. Назарияи иқтисодиёти маконӣ бошад аз осори Леш оғоз меёбад, ки асоси онҳоро ду омил ташкили тақсимои ҳудудии меҳнат ташкил мекунанд: эффекти таҷаммуи истеҳсолот ва хароҷоти нақлиёти интиқолиашёи хом ва маҳсулоти тайёр. Дар кор қайд шудааст, ки омӯзиши омилҳои мазкур дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти минтақа натиҷаҳои мухталиф медиҳад. Масалан, харчанд намоёндагони мактаби классикӣ ҷонибдори авлавияти шароитҳои табиӣ ва ҳусусияти ҷобачо кардани аҳоли барои ба даст овардани самарабахшии хоҷагии ҳудудӣ буданд, онҳо нақши инфрасохтор ва омилҳои логистиро, ки барои рушди иқтисодиёти маконӣ аҳамияти калон доранд, истисно намекарданд. Бинобар ин, дар ҳудуде, ки барои баланд бардоштани қобилияти худмаблағгузории инкишофи иқтисодӣ шароит фароҳам оварда шудааст, ширкатҳои алоҳида арзи вучуд мекунанд ё онҳо танҳо дар асоси «ҳадафмандӣ»-и фаъолияти онҳо аз нуқтаи назари рушди минбаъдаи иқтисодиёти ҳудуд ба вучуд омада метавонанд. Ин ҳодиса бошууронаю ғайрирода ба амал меояд, вақте ки соҳибкорон «ошёнӣ худ»-ро дар бозори дохилӣ меёбанд ва диверсификасияи фаъолиятшонро идома медиҳанд ё дар иқтисодиёти ҳудуд сохторҳои нави соҳибкорӣ пайдо мешаванд. Раванди мазкур дар ҳудудҳои «нисбатан мутараққӣ» самарабахштар мегузарад, зеро аз истифодаи муштаракӣ «макон, меҳнат, мавод ва хизматҳо» амалан ҳамаи иштирокдорон суд мебинанд. Корхонаҳое, ки дар ҳудудҳои аз худнашуда арзи ҳастӣ мекунанд, бо мушкилиҳои коммуникатсионӣ, логистӣ, нақлиётӣ, кадрӣ, ташкилӣ, аз ҷумла объектҳои иҷтимоӣ – боғчаи бачаҳо, мактаб, муассисаҳои томактабӣ, хизматрасонии

тиббӣ, хизматҳои молиявӣ ва ғайра, ки муваққатан раванди ба даст овардани самарабахшии матлуби фаъолияти ширкатро мушкил мегардонанд, рӯ ба рӯ мешаванд. Бо суҳанони дигар, имконияту дурнамои инкишофи корхонаҳои мушаххас дар ҳудудҳои «мутааракқӣ» ва «суствараққиефта» назаррас фарқ мекунад. Масалан, агар корхона дар ҳудуди «суствараққиефта» ҷойгир шавад, вале имкони маблағгузори мутамаркизи давлатӣ ё маблағгузори дигар мавҷуд бошад, корхонаи таъсисёбандае, киаломатҳои «нуқтаи инкишоф»-ро дорост, аз рӯи сенарияи стандартӣ тараққӣ мекунад. Агар корхона худмаблағгузор бошад, эҳтимоли то ба итмоми мантиқӣ нарасонидани тадбирҳои ташкилӣ ба миён меояд. Дар ин маврид, ба субъектҳои хоҷагидорӣ, ки дорои захираҳои маҳдуди молиявӣ мебошанд, дар маҳалҳои «ташкил кардани кор» қобили қабул аст, ки на танҳо талабот ба маҳсулоти ширкат хеле зиёд аст, балки «самарайи берунаи кофӣ» вучуд дорад, ки ба инкишофи ширкатмусоидат мекунад.

Дар кор зикр шудааст, ки маҳз авлавияти манфиатҳои корхона аксарияти кулли субъектҳои хоҷагидориро водор месозад, «сармояи худӣ»-ашонро ба «ҳудудҳои бештар тараққӣ карда» гузоранд. Ангезаи асосӣ он аст, ки дар он ҷо низомҳои инфрасохторӣ, нақлиётӣ ва логистӣ аллакай ташкил шудаанду бомуваффақиятамал мекунанд, иқтидору анъанаҳои саноатӣ ва истеҳсолии дигар, бозори ба қадри кофӣ ғанӣ ва бо муваффақият тараққикунандаи захираҳои меҳнатӣ мавҷуданд. Корпоратсияҳои абармиллии маъруф ва ба қадри кофӣ пуриқтидор, ки ядроии марказҳои инкишофииқтисодиро ташкил мекунанд ва барои онҳо ҳатто дар ҳудудҳои азхуднашуда масъалаҳои ташкилию иқтисодӣ ва дигар масъалаҳо вучуд надоранд, маҳз аз рӯи ҳамин сенария амал менамоянд.

Маркази инкишофи иқтисодӣ мафҳуми назариявист, ки муносибати маҷмааи корхонаҳои саноатиро, ки дар шаҳрҳои хурд ё миёна ҷойгиранд, ба ҳалли масъалаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҳудуд ифода мекунад. Аз лиҳози амалия МИИ чун объектитаваҷҷӯҳи сармоягузoron дар шаклҳои мухталифи ташкилию иқтисодӣ ва, пеш аз ҳама, дар шакли корхонаи азими шаҳр ташаккулкунандаи иқтисодӣ баромад мекунад. Табиист, ҳосилнокии меҳнати он баланд мебошад, ки рақобатпазирии маҳсулоти тайёро ба туфайли сифати баланд ва арзиши дар муқоиса бо маҳсулоти дар ҳудудҳои дигар истеҳсолшуда нисбатан паст таъмин мекунад. Фаъолияти корхонаҳои мазкур «эффекти синергетикӣ» ба вучуд меорад ва заминаҳои рушди босуръати истеҳсолимол ва хизматро дар ин ҳудуд фароҳам месозад.

Бар ҳилофи МИИ, «қутби инкишоф» чун гурӯҳи корхонаҳо дар ҳудуди мушаххас баррасӣ мегардад, ки самарабахшии ба қадри кофӣ баланд доранд ва рушди иқтисоди минтақаро таъмин мекунад. Мувофиқи назарияи Ф. Перру «қутби инкишоф» се ҷузъи асосиро дар бар мегирад: 1) соҳаи пешбар, соҳа – мутаҳаррик, ки дорои иқтидори азими рушд ва қобилияти баланд ба навгониҳо мебошад, ба ибораи дигар соҳаи дорои самарайи мултипликатсионии калон; 2) гурӯҳи соҳаҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ, ки бо он тавассути низоми муносибатҳои навъи «харочот-барориш» алоқаманд аст ва муносибатҳои мазкур воситаи паҳншавии

эффе́кт аз соҳаи пешбар ба тамоми иқтисодиёт хизмат мекунад; 3) агломератсияи маконии истехсолот, ки гирифтани «сарфаи беруна»-ро ба корхонаҳо таъмин мекунад.

Ташаккули МИИ аз бисёр ҷиҳат ба махсусгардони амиқи истехсолкунандагони минтақавӣ – корхонаҳои дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» ва миқёси калони истехсолу фурӯши маҳсулоту хизмат алоқаманд аст, ки бо ҷалби комёбиҳои соҳаҳои илмталаб ва баланд технология чун асоси баланд бардоштани самарабахшии иқтисодиёти минтақаҳо имконпазир мегардад.

Нуктаи дувум. Пойгоҳи методологии муайян кардани моҳияти механизми ташаккул ва рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва арзёбии нисбатан дақиқи нақши онҳо дар ташаккули МММ ва пешниҳодоти бозории мол, беҳтар намудани тавозуни савдои минтақа ва дигар нишондиҳандаҳои микроиқтисодии рушди минтақа.

Дар раванди ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ амсилаҳое васеъ истифода мешаванд, ки онҳоро олимони хориҷию ватанӣ бо назардошти марҳилаҳои рушди низоми бозории иқтисодиёттаҳия кардаанд.

Дар қор диққати махсусба истифодаи амсилаи аз ҳама маъруф дода шудааст, ки дар онинкишофи иқтисодии минтақа раванди маҷмӯи мӯҷибиятисабабӣ мебошад, ки дар он манфиатбайни минтақаҳое, ки аллақай дар вазъияти мусоид қарор доранд, тақсим мешаванд (Х. Ричардсон).

Методологияи ташкили МИИ ба амалигардони барномаҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо асос меёбад ва маблағгузориҳои онҳо аз буҷетҳои марказӣ сурат мегирад, зеро фаъолияти инсубъектҳо ба содироти молу хизмат ё ба истехсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот нигаронида шудааст. Дар назар доштан лозим аст, тақсими захираҳои давлатӣ байни минтақаҳо барои ташаккули МИИ, ки мақсадаш тақвияи ҳадди аксари суръати инкишофи иқтисодӣ мебошад, боиси пурзӯр гардидани нобаробарии минтақавӣ мегардад. Бинобар ин, ба мақсади нарма сохтани ин раванд бояд дар ҳудуд корхонаҳое мавҷуд бошанд, ки дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф»-анд. Корхонаҳои мазкур нобаробариро дар рушди иқтисодии минтақаҳо коҳиш медиҳанд.

Асоси дигари муҳими методологии ташаккули МИИ назарияи афзоиши кумулятивӣ мебошад, ки Мюрдал ва А. Хиршман таҳия кардаанд. Дар натиҷаи таҳлили асарҳои онҳомуайян гардид, ки ба сифати унсурҳои пойгоҳии амсилаи рушди иқтисодиёти минтақаҳо механизми ташкилва мутобиқгардони иқтисодии МИИ ва каналҳои паҳн кардани маҳсулоти онҳоро дар иқтисодиёти маконӣ қабул кардан лозим аст. Дар ин маврид бо ёрии махсусгардонию эффекти миқёс афзалиятҳои ҷузъии ҳудуд бо мурури замон боло рафтаю афзоиш ёфта метавонанд».

Дар иртибот бо гуфтаҳои боло чунин ба назар мерасад, ки барои истифодаи босамараи таҷрибаи мамлакатҳои мутараққӣ оид ба ташкили МИИ дар ҚТ пеш аз ҳама сатҳи рушди иқтисодӣ ва хусусиятҳои минтақаҳои алоҳидаро аз нуктаи назари имкониятҳои эҳтимолии онҳо,

ҳамчунин ҷою нақши минтақаро дар рушди иқтисодиёти мамлакат муайян кардан лозим аст.

Дар қор самарабахшии рушди иқтисодиёти минтақа дар пойгоҳи ташаккули МИИ ва амали як қатор «нуқтаҳои инкишоф» дар асоси пешниҳоди мушаххасоти мӯхтавоии инкишофи иқтисодӣ ва ҳисобу китоби нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди истеҳсолот бо мақсади ошкор сохтани алоқаҳои сабабию оқибатӣ, ки дар раванди тақрор истеҳсол ба миён омадаанд, муайян карда шудааст.

Пӯяндагии ҳаҷмҳои МММ ва тағйирёбии бузургии он ба ҳар сари аҳолии вилояти Суғд ва ба ҳисоби миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ба шумор меравад (Ҷадвали 1).

Ҷадвали 1 Афзоиши ҳаҷми МММ ба ҳар сари аҳолии вилояти Суғд ва умуман Ҷумҳурии Тоҷикистон

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 бо % ба 2011
млн. сомони									
МММ	I	27019	32785	36535	40836	43746	49921	54011	200,1
МММ	II	7179	8961	10440	11531	12037	14655	16677	232,3
	III	26,6	27,3	28,6	28,2	27,5	29,4	30,9	-
Ба ҳар сари аҳоли – сомони									
МММ	I	3500	4153	4527	4943	5178	5770	6104	174,4
МММ	II	3370	3814	4348	4694	4618	5418	6394	189,7
	III	96,3	91,8	96,0	95,0	89,2	93,9	104,8	-

I – Ҷумҳурии Тоҷикистон; II - вилояти Суғд; III - ба ҳисоби % ба ҷамъбаст.

Сарчашма: Солномаи омили Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – с. 200; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хучанд, 2018. – С.242 ва ҳисобу китоби муаллиф.

Мушаххасоти қиёсии нишондиҳандаҳои МММ вилояти Суғд бо нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки: 1. Суръати афзоиши истеҳсолоти МММ дар вилояти Суғд (232, 2%) нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (200,1%) каме баландтар аст, ки он боиси афзоиши вазни қиёсии он аз 26,6 %-и соли 2011 то 30,9%-и соли 2017 гардидааст. 2. Нишондиҳандаи МММ ба ҳар сари аҳоли, ки сатҳи рушди индустралии минтақаро тавсиф мекунад, соли 2017 ба 6,394 сомонӣ расида, нисбат ба соли 2011 1,9 баробар афзуд, ки ба тӯфайли ин бори аввал қариб 5% аз сатҳи миёнаи ҷумҳурӣ зиёд гардид. Дар асоси нишондиҳандаи мазкур дар бораи он, ки суръати афзоиши истеҳсоли МММ баланд аст ва дар ин асос иқтисодиёти минтақа дар марҳилаи рушди бомуваффақият қарор дорад, қарори қатъӣ қабул кардан мумкин аст.

Ғайр аз ин, МММ чун нишондиҳандае, ки инкишофи иқтисодиёти минтақаро тавсиф мекунад, метавонад ба ҳайси меъёри асосии арзёбии «қомеъ ё ба қадри қомеъ қомеъ набудани» ҷорабиниҳои дар ҷаҳорҷӯбаи сиёсати иқтисодии давлат амалишаванда ва хусусиятҳои вижаи иқтисодиёти минтақа хидмат кунад. Дар қор вижагиҳои зерин ҷудо карда шудаанд: сохтори соҳавӣ, ҷой ва нақши ҳар соҳа ё риштаи фаъолияти

инсонӣ дар ташаккули МММ, таносуби соҳаи истеҳсолот ва соҳаи хизматрасонӣ, мувофиқшавии механизмҳои институтсионалӣ ба мақсаду вазифаҳои иқтисодӣ.

Вале таҳлили нисбатан дақиқи «иқтисодиётҳои бомуваффақият тараққиёбанда» нишон дод, ки бо вучуди суръати баланди рушди МММ, бисёр масъалаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ, аз ҷумла бекорӣ, тақсими даромад байни дороёну бенавоён, сатҳи босаводии аҳоли, таъмин будан бо хизматрасонии тиббӣ то ҳол ҳалли худро наёфтаанд. Ҳамаи ин дар бораи номақбулии методи истифодаи нишондиҳандаи «афзоиши иқтисодӣ» дар тадқиқи натиҷабахши қарорҳои қабул ва амалигардонидашаванда оид ба рушди иқтисодиёт ва тағйир додани сохтори он шаҳодат медиҳад. Бинобар ин зарурати ногузири «ғанигардонии мундариҷаи механизми арзёбии рушди иқтисодӣ»³ ва ба он ворид сохтани як қатор нишондиҳандаҳое, ки ба тавсифи ҳатталимкон аниқ вазъи ҳақиқии қор дар иқтисодиёти минтақа имконият медиҳанд, ба миён омад.

Вобаста ба ин ба қатори нишондиҳандагон ҳаҷми сармояи хориҷӣ ва истифодаи васеи он барои ташкили корхонаҳое, ки аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» доранд, мансуб доништа шудааст. Дар ин маврид аз як тараф, ба иқтисодиёт сармоягузори бевосита амалӣ гардонидани мешавад, ки то андозаи муайян дар бораи мавҷудияти муҳити мусоиди сармоягузорӣ ба мамлакат шаҳодат медиҳад. Аз ҷониби дигар, истифодаи нопурраи омилҳои асосии рушди иқтисодӣ, аз қабилӣ сармояи инсонӣ, захираҳои табиӣ, техникаю технология ва ғайра ҷой дорад. Роҷе ба ташаккул ва рушди МИИ бошад, дар ин ҷо тағйироти институтсионалӣ, дараҷаи пуррагӣ ва самарабахшии истифодаи захираҳои инкишоф бо роҳи тақсими мусоиди онҳо байни соҳаҳо ва минтақаҳо, риштаҳои фаъолияти инсониро ба назар гирифтани лозим аст.

Дар қор сабт гардидааст, ки корхонаҳои калони ватанӣ, ки дар МЯХХ ИҶШС шахрташаккулдиҳанда ба шумор мерафтанд, дар шароити гузариш ба бозор аҳамияти худро аз даст доданд ва наметавонанд нақши «нуқтаҳои инкишоф»-и иқтисодиёти минтақаро бозанд (Ҷадвали 2).

Таҳлили қиёсии таъсири омилҳои муҳталиф ба инкишофи иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки стратегияи пойгоҳии рушди иқтисодиёти минтақа ва мувофиқшавии онро ба мақсадҳои хоҷагии миллӣ аз рӯи ташаккули МИИ, ки дар доираи онҳо корхонаҳои дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» ташкил карда шудаанд ва амал мекунанд, баррасӣ кардан лозим аст. Масалан, дар МИИ ш. Хучанд танҳо ду корхонаи дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» мавҷуд аст, ки ҳаҷми истеҳсоли саноатии онҳо дар ду сол нисбат ба нишондиҳандаҳои миёна – 147,5% 2,2 баробар афзуд ва вазни қиёсии онҳо қариб 10%-ро аз ҳаҷми истеҳсолот дар шаҳр ташкил мекунад. Дар ш. Бӯстон чунин корхона ҶДММ «Суғд ПЭК» мебошад, ки ба ҳиссаи он 41,5% рост меояд, дар ш. Гулистон коргоҳи металлургияи кӯҳии

³ Аз рӯи муқаррароти назарияи муосири иқтисодиёт, ба қомеъҳои инкишофи иқтисодӣ омилҳои зеринро мебароранд: микдору сифати захираҳои меҳнатӣ, самарабахшии сармояи асосӣ, микдору сифати захираҳои табиӣ, самарабахшии идора, самарабахшии технология, вазъи географӣ

Тоҷикистону Хитой бо ҳиссаи он 87,5% ва дар Истаравшан – ҚСП «Оби зулол» бо ҳиссаи 38,7 % ба қатори чунин корхонаҳо дохил мешаванд.

Ҷадвали 2. Нишондиҳандаҳои асосии корхонаҳои МММ-идорони аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» дар ҳудуди вилояти Суғд

Дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо	Ҳаҷми истеҳсолот млн. сомони		Ҳаҷми қиёсӣ бо %		2017 бо % ба 2015
	2015	2017	2015	2017	
Хучанд	638,8	942,5	100	100	147,5
1. КМ ТТ “Тоҷ проф”	19,0	41,2	2,97	4,37	216,5
2. ҚСП “Ресандаи Тоҷикистон”	-	44,5	-	4,72	-
Исфара	270,2	296,6	100	100	109,7
ҚДММ “Петролиум Суғд”	25,5	22,6	3,98	2,39	88,6
Бӯстон	82,6	182,3	100	100	220,7
ҚДММ “Суғд ПЭК”	2,2	75,8	0,34	41,5	34,4 раз
Гулистон	1146,1	3526,7	100	100	307,7
1. Ширкати саноатии кӯҳии тоҷику хитой	852,5	3024,2	74,3	85,7	354,7
Истаравшан	278,7	355,9	100	100	127,7
1. ҚСП “Оби Зулол”	150,6	137,9	54,1	38,7	91,5
2. МК Баракат	-	48,1	-	14,6	-

Сарчашма: Солномаи омили вилояти Суғд. – Хучанд, 2018. – С. 177-193, ҳисоботи солонаи корхонаҳо ва ҳисобу китоби муаллиф.

Ғайр аз ин дар бозори ватанӣ ба қатори корхонаҳое, ки ҷанбаҳои мусбати ҳудро муаррифӣ намуда, инкишофи саноати хӯроқа ва ғуштуру шири вилоятро таъмин мекунанд ва дар шароити бозор бо муваффақият фаъолият мебаранд, корхонаҳои зеринро мансуб доништан мумкин аст: «Оби зулол», «Дӯстӣ Амирхон», «Коррект», «Ғайзи Расул», «Добрий фермер» ва ғайра. Корхонаҳои мазкур корхонаҳои комилан муосиранд, ки ба тағйироти вазъи бозор мувофиқ гашта, талаботи баланди истеъмолкунандагонро ба маҳсулоти соҳа қонеъ менамоянд. Ғайр аз Хучанд шаҳрҳои Исфара, Конибодом, Истаравшан, Бӯстон ва Гулистон, ки нақши ҳудро дар тараққии иқтисодиёти вилоят чун МИИ аз даст надоданд, шаҳрҳои саноатии вилояти Суғд ба шумор мераванд.

Ҷадвали 3 Ҳаҷм ва сохтори сармоягузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд⁴
(дар аввали соли 2018 таҷаммуъ ёфтааст, млн. доллар)

Нишондиҳандаҳо	Воҳиди ченак	ш. Панҷакент	ш. Хучанд	ш. Гулистон	ноҳия Б. Ғафуров	ноҳия Спитамен	ноҳия Айнӣ
Ҳаҷми сармоягузорӣ	млн. дол.	362,6	289,4	180,1	123,3	3,9	23,8
	бо %	100	100	100	100	100	100
Аз ҷумла - мустақим	млн. дол.	307,6	795,3	180,1	118,6	1,6	12,1
	бо % ба натиҷа	84,8	27,5	100	96,2	41,2	50,9
-боқимонда	млн. дол.	54,9	208,8	-	4,6	2,3	11,7
	бо % ба натиҷа	15,2	72,2	-	3,8	58,9	49,1

⁴ Дар асоси додаҳои Солномаи омили вилояти Суғд дар соли 2017 муаллиф ҳисобу китоб кардааст.

Аз таҳлили додаҳои ҷадвал ҷунин бармеояд, ки сармояҳои хориҷӣ асосан ба шаҳрҳои равона мешаванд. Масалан, ҳаҷми ҳадди аксари сармоягузорӣ дар ш. Панҷакент- 362,6 млн доллар мушоҳида мешавад, ки бо таҷдиди комбинати истеҳсоли тилло марбут аст. Дар ҷои дувуми севум шаҳри Хучанд - 289,4 млн доллар ва ш. Гулистон – 180,1 млн доллар қарор доранд. Дар байни ноҳияҳои ҳаҷми аз ҳама бештари сармоягузорӣ (123, 3 млн доллар) дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки ба маркази вилоят аз ҳамаи ноҳияҳои наздиктар ҷойгир аст, ба назар мерасад. Дувум, ғайр аз ш. Хучанд дар тамоми ҳудуди вилояти Суғд шакли портфелии сармоягузорӣ мавриди истифода қарор нагирифтааст. Севум, ҳиссаи сармоягузориҳои дигар, яъне шаклҳои ғайримустақими сармоягузорӣ дар Хучанд 72,2%, дар ноҳияи Спитамен – 58,9%, дар ноҳияи Айнӣ бошад қариб 50%-ро ташкил мекунад.

Нуктаи севум. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ)-ро ҷун ядрои маркази инкишофи иқтисодии минтақа ва ҷун олати самарабахши тақмили равандҳои интеграсияи (муттаҳидшавии) хоҷагии минтақавӣ дар иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ ба мақсади таъмини рушди устувори МММ бо роҳи истифодаи самарабахши афзалиятҳои минтақавӣ дар раванди истеҳсол ва фурӯши маҳсулот баррасӣ кардан лозим аст.

Дар мамлакатҳои тараққиёбанда МОИ беш аз пеш паҳн шуда истодаанд. Ин ҳолат тадқиқи минбаъдаи дастгоҳи мафҳумии МОИ-ро ба мақсади коркарди асосҳои назариявӣ амалии ташаккул ва рушди МОИ бо назардошти шароитҳои мушаххаси иҷтимоӣ иқтисодӣ тақозо мекунад.

Дар қор МОИ ҷун ядрои МИИ дар ҳудуди мушаххаси давлати алоҳида, ки ҳукумати он ба соҳибкорони хориҷӣ ватании ба татбиқи техникаи нав, технологияҳои пешрафта ва усулҳои самарабахши идоракунии мусоидаткунанда маҷмӯи имтиёзҳои мухталифро пешбинӣ мекунад ва бо ин роҳ рақобатпазирии молу хизматҳои истеҳсолшавандаро дар бозорҳои маҳаллӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ таъмин менамояд, баррасӣ карда мешавад. Рисолати МОИ таъмини рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҳудуди мамлакат бо роҳи истифодаи имкониятҳои он барои ҷалби сармояҳои хориҷӣ ҳангоми ташкили корхонаҳои МИИ мебошад. Таҳлили раванди мазкур нишон медиҳад, ки:

1. Ҳаҷми сармояи хориҷӣ дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳои алоҳидаи он зиёд нест ва ба дараҷаи кофӣ ба ташаккули МИИ таъсир намерасонад;
2. Ба ҷалби сармояи хориҷӣ ба мақсади ташкили корхонаҳои МОИ дар ноҳияҳои аз захираҳои ашёи хом бой инкишоф наёфтани инфрасохтор ва вазъияти номусоид, ки ба ҳувияти соҳибкорон ва аҳоли марбут аст, монеа мегардад.

Дар иртибот бо гуфтаҳои боло дар қор фаъолияти корхонаҳои МОИ «Суғд» оид ба истеҳсоли маҳсулот мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Аз натиҷаҳои тадқиқ ҷунин бармеояд:

-МОИ –и «Суғд» алҳол ба ядрои маркази инкишофи иқтисодии вилоят табдил наёфтааст, зеро корхонаҳои он ба маблағи умумии қариб 98 млн сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд ва ҳиссаи он дар ҳаҷми истеҳсолоти саноатии маркази вилоят ва гиреҳи калони саноати ш. Хучанд (соли 2017 9.883 млн сомонӣ) тақрибан 1 Ҷоизро ташкил мекунад. Бинобар ин

принсипҳои коркарди механизми институционалии ба даст овардани самарабахшии МИИ дар рушди иқтисодиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои мушаххаси мамлакат, ҳамчунин маҷмӯи имтиёзҳои мухталиф, ки ба мақсади таъмини рақобатпазирии молу хизматҳои истеҳсолшаванда пешбинӣ шудаанд, таҷдиди назар мецоҳанд. Дар сурати иҷрои онҳо МОИ «Суғд» метавонад ядроии МИИ-и вилоят гардадва чун институти самарабахш ва механизми амалкунанда, ки барои фаъолияти самарабахши сохторҳои соҳибкорӣ шароитҳои мусоидат фароҳам оварда, иқтидори таъмини рушди босуръати иқтисодии иқтисодиёти вилоятро ташаккул диҳад, хизмат намояд.

Дар кор мулоҳиза изҳор шудааст, ки раванди ташаккул ва таъмини самарабахшии МИИ мудаллал сохтани вариантҳои ташкили як қатор корхонаҳо талаб менамояд, ки дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» дар соҳаҳои анъанавии саноатӣ мебошанд. Масалан, ташкили «нуқтаи инкишоф» дар минтақаи шарқии саноатӣ (Конибодом, Исфара) дар соҳаҳои саноати химия, маъдани кӯҳӣ, хӯрокворӣ ва саноати сабук, дар минтақаи шимолӣ (Гулистон) – саноати сабук, металлургияи ранга ва истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ, дар минтақаи марказӣ (Хучанд ва шаҳру ноҳияҳои ба он наздик) – саноати сабуку хӯрокворӣ, савдо ва соҳибкории хурди инноватсионӣ асоснок мебошад.

Нуқтаи ҷорум. Натиҷаҳои тадқиқи иқтидори МИИ ва арзёбии самтҳои асосии тақмили механизми истифодаи он дар асоси таснифи ҳудудҳо ва сохтани амсилаи ҷойгиронии корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ, ки дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» мебошанд, дар ҷаҳорҷӯбаи МИИ, ки дар ҳудуди вилояти Суғд ташкил мешаванд.

Рушди низоми иҷтимоию иқтисодӣ дар асоси фаъолияти истеҳсолию хоҷагидории корхонаҳо ва ширкатҳои соҳибкорӣ ба захираҳои мавҷуда ё истихроҷашон эҳтимолӣ, ҳамчунин ба иқтидори ояндадори барои ноил гардидан ба мақсадҳои рушди минтақавӣ кофӣ таҷя мекунад.

Иқтидори табию захиравии минтақаҳо, ноҳияҳо ва ҳудудҳои алоҳида барои рушди иқтисодӣ ва афзоиши МММ асос ба ҳисоб меравад. Дар шароити дар мамлакат фаъолият кардани низоми бисёруклади иқтисодиёт на танҳо мавҷудияти иқтидори минтақавӣ, балки дараҷаи истифодаи физикии он низ аҳамияти калон дорад.

Дар кор иқтидори захиравии МИИ бо иқтидори шаҳрҳои хурду миёна, корхонаҳои шаҳр ташаккулдиҳанда, маҷмаи корхонаҳои саноатӣ марбут карда шудааст, ки дар ҳудуди ташкилаҳои мухталифи маъмурию территориявӣ ҷойгиранд ва дорои робитаҳои истеҳсолӣ ва робитаҳои дигар мебошанд, ки ба афзоиши самараи берунаи онҳо имкон медиҳанд.

Мутобиқи ин ҳудуди вилояти Суғд, ки дорои иқтидори кофии иқтидори захиравӣ барои ташаккул ва ҷойгиронии корхонаҳои МИИ мебошад, тасниф шудааст: 1. Шаҳрҳои саноатии вилояти Суғд: Хучанд, Истиклол, Бӯстон, Гулистон; 2. Ноҳияҳое, ки дар онҳо корхонаҳои саноатии дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» фаъолият мекунанд: ноҳияҳои Бобочон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Исфара, Конибодом, Мастчо, Панҷакент, Спитамен, Ғонҷӣ, Зафаробод, Истаравшан; 3.

Ноҳияҳое, ки дар онҳо кишоварзӣ бартарӣ дорад: ноҳияҳои Кӯҳистони Мастҷоҳ ва Ашт. Ду гурӯҳи охирин ба ҳайси субъектҳои эҳтиёти баромад мекунанд, ки ба фаъолияти самарабахши МИИ мусоидат менамоянд. Зеро, ба ақидаи классики назарияи инкишофи минтақавӣ И.Тюнен, онҳо истеъмолкунандагони «эфекти берунӣ» мебошанд. «Эфекти берунӣ»-ро корхонаҳои саноате ба вучуд меоранд, ки дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» буда, дар фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти ҳаётии самарабахши онҳо иштирок мекунанд.

Ҳангоми арзёбии иқтисодии табию экологии МИИ заминаҳои зеринро ба назар гирифта зарур аст: аввалан, арзёбии дақиқи нишондиҳандаҳои миқдории иқтисодии табию захиравӣ, ки ба МИИ барои нисбатан самарабахш фаъолият кардан дар хоҷагии минтақавӣ имконият медиҳанд ва, дувум, арзёбии арзиши сохтори захираҳои минтақа, ки имкон медиҳад саҳми ҳар намуди захира дар такрористеҳсоли неъматҳои моддӣ ва қонеъ гардонидани талаботи рӯзафзунӣ хоҷагии минтақа муайян карда шавад.

Нуқтаи панҷум. Натиҷаҳои коркардҳои пешгӯикунанда оид ба муайян кардани самтҳои асосии рушди минтақавӣ дар асоси истифодаи амсилаҳои трендии арзёбии МММ ва даромади пулӣ, талаботи худуд ба барориши маҳсулоти саноатӣ кишоварзӣ ба ҳар сари аҳолии вилояти Суғд дар дурнамои стратегӣ.

Муайян кардани самтҳои рушди минтақавӣ дар дурнамои тӯлонӣ ба истифодаи методи ояндабинӣ чун раванди мураккаби муаллифсозии инкишофи руҳдорҳо ва вазъиятҳо дар иқтисодиёт асос меёбад, ки ба он як қатор ҳолатҳо сабаб мешаванд. Аввалан, назарияи иқтисодӣ хусусияти абстрактӣ дорад, ки он бегуфтугӯ ба тадқиқот оид ба ошкор сохтани таъсири омилҳои мухталиф ба рушди иқтисодиёт ва баҳисобгирии вазъи ба миён омадаю тағйироти имконпазир дар оянда таъсир мерасонад. Дувум, ояндабинӣ бояд ба суолҳои ҷавоб диҳад, ки оид ба ҳалли вазифаҳои таъмини устувории низоми иқтисодӣ ва муайян кардани афзалиятҳои инкишофи минтақа дар дурнамо ба миён меоянд. Қайд кардан зарур аст, ки ояндабинӣ фолбинӣ нест. Ояндабинӣ бояд бо ёрии параметрҳои дақиқан таҳия гардида ба принципҳои усулҳои маъруфи илмӣ, аз қабили пӯёии рушд, регрессия, прогрессия, коррелятсия ва ғайра ҷавоб диҳад. Ғайр аз ин, натиҷаҳои ояндабинӣ бояд ба асоснок кардани нақши МИИ дар раванди инкишофи минтақавӣ ва истеҳсоли МММ ёрӣ расонад.

Пӯёии афзоиши МММ дар ретроспектива ва соҳаҳои асосии маҳсулотташаккулдиҳандаи он, аз ҷумла саноат ва кишоварзӣ, ки дар онҳо даромадҳои пулӣ аҳоли ба вучуд меоянд, тамоюли доимии сол аз сол афзуншавандаи ҳаҷми умумӣ, ҳамчунин ба ҳар сари аҳолиро нишон медиҳад, ки баъди ҳисобкунии параметрҳо намуди зеринро дорад:

А) маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар сари аҳоли (МММ)-(y)

$$Y=3653,1+454,4t$$

Б) Даромадҳои пулӣ ба ҳар сари аҳоли-(y)

$$Y=3937,6+372,5t$$

Дар натиҷаи ҳисобкуниҳо аз рӯи амсилаҳои овардашуда ва гузаронидани арзёбии эксперти дар давраи пешгӯӣ нишондиҳандаҳои зерин ба даст омаданд (Ҷадвали 4).

Ҷадвали 4. Пешгӯии нишондиҳандаҳои макроиқтисодии инкишофи вилояти Суғд дар давраи соли то 2030

Солҳо	ба ҳар сари аҳоли, сомонӣ			
	ММД	Маҳсулоти саноатӣ	Маҳсулоти кишоварзӣ	Даромадҳои пулӣ
2018	6380	5224	4363	6172
2019	6834	5556	4515	6545
2020	7289	5888	4667	6917
2021	7743	6220	4819	7290
2022	8198	6552	4971	7662
2023	8652	6884	5123	8035
2024	9107	7216	5275	8407
2025	9561	7548	5427	8780
2026	10016	7880	5579	9152
2027	10470	8212	5731	9525
2028	10925	8544	5883	9897
2029	11379	8876	6035	10270
2030	11834	9208	6187	10642
2030 в % к 2018	185,5	171,3	141,8	172,4
2030 в % к 2020	162,3	156,4	132,6	153,8
2030 в % к 2025	123,8	122,1	110,9	121,2

Сарчашма: Солномаи омили вилояти Суғд. – Хуҷанд. Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012. – С. 146-147; дар соли 2018. – С. 114-115.

Пешгӯӣ аз рӯи ҷаҳор макронишондиҳанда иҷро шудааст, ки сатҳи рушди иқтисодии минтақаро тавсиф мекунад. Онҳо бошанд ба мақсади истисно кардани таъсири афзоиши теъдоди аҳоли дар дурнамо ба ҳар сари аҳоли ҳисоб карда шудаанд. Масалан, аз рӯи додаҳои пешгӯӣ, то соли 2030 МММ ба ҳар сари аҳоли дар муқоиса бо соли 2018 85,5% ё ҳар сол 7% меафзояд. Бо назардошти сиёсати пешгирифтаи индустрикунонӣ, дар дурнамо ба ҳисоби ҳар сари аҳоли ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ 71,3% ва маҳсулоти кишоварзӣ 41,8% меафзояд. Суръати афзоиши МММ аз ҳисоби хизмате, ки ба субъектҳои хоҷагидорӣ ва аҳоли расонида мешаванд, таъмин карда мешавад.

Барои амалигардонии нишондиҳандаҳои пешгӯишавандаи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ба истехсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ, ҳамчунин соҳаҳои инфрасохторӣ, ки дар тавлиди ММД-и мамлакат бевосита иштирок мекунад, шароити мусоид ба вучуд овардан лозим аст.

Дар раванди қабул ва татбиқи қарорҳои идоракунӣ барои ба даст овардани нишондиҳандаҳои пешгӯишаванда ба ҷои истифодаи муносибати хеле роиҷи «аз натиҷаи ба даст омада» истифодаи муносибати «аз матлуб» пешниҳод карда мешавад. Муносибати «аз натиҷаи ба даст омада» ба иқтидори эҳтимолии МИИ дар дурнамо ҳангоми бетағйир будани тамоюлҳои мавҷуда, вақте ки корхонаҳои МИИ бо назардошти талаботи

бамиён гузоштаи вазъи ташаккулёфтаи иқтисодиёт ва сохтори он ташкил карда мешаванд, така мекунад.

Муносибати «аз матлуб» афзалияти методологӣ дорад. Тибқи муқаррароти назарияи иқтисодии муосир муносибати мазкур бояд ба пешгӯии истехсоли маҳсулоти саноатӣ кишоварзӣ ва талаботи аҳолии субъектҳои хоҷагидорӣ ба онҳо, ки бо назардошти тағйирёбии вазъи демографӣ ва теъдоди аҳоли дар мамлакат ҳисоб карда шудааст, така кунад.

Аз ин рӯ, вариантҳои ҷойгиронии корхонаҳои саноатии навтаъсиси МИИ, ки дорои аломатҳои «нуқтаҳои инкишоф» мебошанд, дар ҳар воҳиди ҳудудӣ бояд ба талаботе ҷавобгӯ бошанд, ки онҳо ба ноил шудан ба вазъи иқтисодиёт ва пӯёии инкишофи иҷтимоӣ иқтисодӣ имкон медиҳанд ва шартҳои роӣ қоне мегардонанд, ки ба ҳалли вазифаҳои зерини стратегӣ пешниҳод мешаванд:

- корхонаи ҷойгиршавандаи дорои аломатҳои «нуқтаи инкишоф», бояд объекте бошад, ки на танҳо эффеки берунӣ медиҳад, балки сармояро тақрирестехсол менамояд. Ба ибораи дигар, объекте, ки ба тавсеаи минтақаи амали МИИ мусоидат мекунад;

- корхонаи ҷойгиршавандаи дорои аломатҳои «нуқтаи инкишоф» бояд ба сатҳи шаҳру ноҳияҳои аз лиҳози саноат мутараққӣ расонидани иқтидори саноатии ҳудуд ва ба даст овардани сатҳи «миёнаи ҷаҳонӣ»-и рушд мусоидат кунад;

- корхонаи ҷойгиршавандаи коркард ва нигоҳдории маҳсулот бояд ба афзоиши ҳаҷми қиёсии асосҳои саноатӣ дар истехсолоти кишоварзии минтақа бо роҳи ҷалби сармоя барои ташкили маҷмааҳо, аз ҷумла корхонаҳои савдо ва хӯроки умумӣ, ташкили истеъмол бо талафи ҳадди ақалли маҳсулот мусоидат кунад.

Хулоса ва пешниҳодҳо

Тадқиқи асосҳои назариявӣ методии ташаккулу рушди марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар иқтисоди минтақавӣ имкон дод, ки хулосаю пешниҳодҳои зеринро ба миён гузорем:

1. Таърифи назариявии мафҳуми «марказҳои инкишофи иқтисодӣ» (МИИ) муносибати корхонаҳоро, ки дар шаҳрҳои хурду миёна ҷойгир шудаанд, ба ҳалли масъалаҳои рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҳудуд дар бар мегирад. Дар намуди нисбатан муфасссал марказҳои инкишофи иқтисодӣ маҷмӯи «нуқтаҳои инкишоф» мебошанд, ки дар фаҳмиши классикӣ дар шаҳрҳои хурду миёна фаъолият мебаранд ё ташкили корхонаҳои азими шаҳрташаккулдиҳанда ё маҷмӯи корхонаҳое, ки ин нақшо мебозанд ва тавассути истехсолоти маҳсулоти ба содирот нигаронида ё маҳсулоти ивазкунандаи воридот амалигардонии фаъолияти иқтисодии беруна ширкат меварзанд.

2. Дар ҷанбаи амалӣ МИИ ҷун объекти таваҷҷӯҳи сармоягузори шаклҳои ташкилию иқтисодии мухталиф ва, пеш аз ҳама, дар шакли корхонаи азими саноатӣ баромад мекунад. Табиист, ки дар он маҳсулнокии меҳнат нисбатан баланд мебошад ва он бо сифати баланд ва арзиши нисбат ба маҳсулоти дигар корхонаҳои минтақа паст

рақобатпазирии маҳсулоти тайёро таъмин мекунад. Фаъолияти корхонаҳои МИИ, ки дорои аломатҳои «нуктаҳои инкишоф» мебошад, боиси «эффекти сигергетикӣ» мегардад ва ба суръатафзоии рушди истеҳсоли молу хизмат ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии ҳамин ҳудуд заминаҳо фароҳам меорад.

3. Дар шароити гузариш ба бозор корхонаҳои азими ватанӣ, ки дар МЯХХ ИҚШС шахрташақкулдиҳанда ба шумор мерафтанд, аҳамияташонро аз даст медиҳанд ва нақши нуктаҳои инкишофиро бозӣ карда наметавонанд. Бинобар ин ҳангоми арзёбии омилҳои ба суръати рушди иқтисодӣ таъсиррасонанда, ки дар суръати истеҳсоли МММ вилояти Суғд ифода меёбанд, зарурати таҷдиди назари стратегияи пойгоҳии рушди иқтисодиёти минтақа ба миён меояд. Ба он МИИ-ро, ки дар доираи онҳо корхонаҳои дорои аломатҳои «нуктаҳои инкишоф» ташкил шудаанд ва фаъолият мебаранд, ҳамчунин корхонаҳоеро, ки ҳудро дар бозори ватании саноати хӯрокворӣ ва гӯшту шир хуб муаррифӣ кардаанд ва дар шароити бозор бомуваффақият амал мекунанд, дохил кардан лозим аст.

4. Иқтидори захиравии МИИ дар асоси захираҳои мавҷудаи табию иқтисодии шаҳрҳои хурду миёна, ҳамчунин корхонаҳои дар ҳудуди онҳо ҷойгиршуда муайян карда мешавад, ки алоқаҳои истеҳсолӣ ва алоқаҳои дигар доранд ва ин алоқаҳо ба афзоиши эффекти берунаи онҳо имконият фароҳам меоранд. Таснифи ҳудуди вилояти Суғд аз рӯи таъмини захиравӣ дар бораи сатҳи нисбатан баланди иқтидори захиравӣ барои ташақкул ва ҷойгиронии корхонаҳои МИИ дар шаҳрҳои саноатӣ, марказҳои ноҳияҳо ва деҳот, ки дар онҳо бахши кишоварзӣ бартарӣ дорад, шаҳодат медиҳад.

5. Таҳлили раванди воридоти сармоягузориҳои хориҷӣ ба корхонаҳое, ки дорои аломатҳои «нуктаҳои инкишоф» мебошанд ва дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷойгир карда шудаанд, дар бораи нобаробарии ҷойгиршавӣ ва номутаносибии сохтории онҳо шаҳодат медиҳанд. Сармоягузориҳои хориҷӣ асосан ба шаҳру ноҳияҳои калони ба маркази вилоят наздик ҷойгир буда ба мақсади ташкили корхонаҳои муштарак оид ба истеҳсоли маҳсулоти баландтехнологӣ равона мешаванд. Зимнан шаклҳои бавосита ё ғайримустақими сармоягузорӣ ба қадри кофӣ инкишоф наёфтаанд. Шакли портфелии сармоягузорӣ ба ғайр аз шаҳри Хучанд, дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд истифода намешавад.

6. Истеҳсоли МММ ва пӯёии афзоиши он бевосита аз инкишофи соҳаҳои асосии маҳсулот ташақкулдиҳанда, яъне саноат ва кишоварзӣ вобаста аст. Қисми асосии МММ маҳз дар ҳамин соҳаҳо ба вучуд меояд, зеро саҳми соҳаи хизмат ва дигар корхонаҳои инфрасохторӣ алҳол кам аст, вале чи тавре ки иқтисодиёти ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, он бояд афзоиш ёбад. Бори аввал дар вилояти Суғд МММ ба ҳисоби ҳар сари аҳоли аз сатҳи миёнаи ҷумҳурӣ зиёд гардид ва тамоюли афзоиши доимии бемайлонро нишон медиҳад. Дар муқоиса бо кишоварзӣ истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сари аҳоли бо суръати баланд зиёд мешавад, ки ба талаботи ташкили иқтисодиёти индустриалию аграрии мамлакат мутобиқат мекунад.

7. Таҷрибаи мамлакатҳои дорои иқтисодиёти бозории мутараққӣ мулоҳизахоро дар бораи дар ҳудуди давлати алоҳида ба ядрои МИИ табдил додани МОИ тасдиқ мекунад. Барои ин бояд шароите фароҳам оварда шавад, ки ба соҳибкорони ватанию хориҷӣ, ки ба ҷорӣ кардани техникаи нав, технологияи пешрафта, усулҳои самарабахши идоракунии мусоидат мекунанд ва ин амалҳои онҳо рақобатпазирии молу хизматҳои истеҳсолшавандаро на танҳо дар бозори минтақавӣ, балки ҷаҳонӣ низ таъмин мекунанд, имтиёзҳои гуногун пешбинӣ намояд. Айни замон имкониятҳои ҷалби сармояҳои хориҷиро пурратар истифода бурдан лозим аст, зеро алҳол ҳаҷми онҳо дар минтақаҳои алоҳида зиёд нест ва ба суръатафзоии рушди иқтисодӣ дар мамлакат ва минтақа таъсири назаррас намебахшад.

8. Дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд бо истифодаи методҳои ояндабинӣ таҳияи сценарияҳои рухдоду вазъиятҳои дар иқтисодиёт зухуркунанда муайян карда мешавад. Ин раванди мураккаб аст, зеро он асосноккунии илмӣ марҳилаҳои ташаккули МИИ ва дараҷаи таъсири онро ба иқтисодиёт ва вазъи бозорӣ ва тағйироти эҳтимолиро дар оянда тақозо менамояд. Дар раванди ояндабинӣ вариантҳои мухталифи ҳалли масъалаи таъмини устувории низоми иқтисодӣ ва интиҳоби афзалиятҳои рушд дар дурнамо, ки ба бартарии мутлақ нисбии минтақа асос меёбад, муайян карда мешаванд.

Ояндабинӣ ба истифодаи макронӣшондиҳандаҳои МММ сураат мегирад, ки сатҳи рушди иқтисодии минтақа, истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ, даромади пулиро, ки талаботи пардохтпазирро дар бозори дохилӣ муайян мекунад, тавсиф менамояд. Ҳамаи онҳо бо назардошти тағйирёбии вазъи демографӣ ва шумораи аҳолии мамлакат ба ҳар сари аҳоли ҳисоб карда шудаанд.

9. Истифодаи муносибати «аз матлуб» ба ҷои муносибати хеле роиҷи «аз сатҳи ноилгардида» имкон медиҳад иқтидори эҳтимолии МИИ бо назардошти таъсиси корхонаҳои нави дорои аломатҳои «нуктаҳои инкишоф» дар соҳаҳои мухталифи саноат ва риштаҳои хизматрасонӣ дар шаҳрҳои хурду миёна ва маҳалли деҳот муайян карда шавад. Ин бошад вазъи иқтисодиёт ва сохтори ҳудудию соҳавӣ онро назаррас беҳтар мекунад.

Дар натиҷаи истифодаи он ояндаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд нисбатан воқеитар мегардад ва имкони асоснок кардани нақши МИИ дар раванди рушди минтақавӣ ва аҳамияти он дар истеҳсоли МММ ба миён меояд.

IV. Номгӯи асарҳои дар мавзӯи диссертатсия ҷопшуда:

А) Мақолаҳои, ки дар нашрияҳои дар Фехристи маҷаллаи нашрияҳои пешбари тақризшавандаи тавсиядодаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис шуда, нашр гардидаанд:

1. Ишонава С.С. Региональная экономика: институциональный подход / С.С. Ишонава//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/3 (165). – 2015.–С.67-74. (0.5 п.л.)

2. Ишонава С.С. К понятийному аппарату региональной экономики / С.С. Ишонава//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/4 (169). – 2015.- С.112-117. (0.37 п.л.)

3.Ишонава С.С. Экономический рост или экономическое развитие: попытка современной трактовки / С.С. Ишонава//Вестник Таджикского национального университета. - № 2/5 (172). – 2015. – С. 217-223. (0.43 п.л.)

4. Ишонава С.С. К теории полюсов роста / С.С. Ишонава//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/6 (175). – 2015. – С.245 -251. (0.43 п.л.)

5. Ишонава С.С. Современные трактовки теорий регионального и кумулятивного роста: опыт и проблемы / С.С. Ишонава//Вестник Таджикского национального университета. – № 2/7 (178).– 2015.– С.125-131. (0.43 п.л.)

6. Ишонава С.С. ЦЕР и тенденции развития регионального производства/ С.С. Ишонава //Ученые записки Худжандского государственного университета. «Нури маърифат» –Худжанд, 2019. №3(в печати)

7. Ишонава С.С. Зарубежный опыт формирования ЦЕР: вопросы внедрения на практике Республики Таджикистан / С.С. Ишонава //Ученые записки Худжандского государственного университета. «Нури маърифат» – Худжанд, 2019. №4(в печати)

Б) Мақолаҳо дар нашрияҳои дигар.

8.Ишонава С.С. К вопросу размещения промышленных предприятий: теоретический аспект / С.С. Ишонава// Проблемы переходного периода: материалы научно-практической межвузовской конференции преподавателей и молодых ученых экономических факультетов ХГУ имени академика Б.Гафурова (г. Худжанд, 27-28 марта 2002 г.). – Худжанд, 2002. – С.87-93. (0.43 п.л.)

9.Ишонава С.С. Прогнозирование развития легкой промышленности в условиях трансформационных процессов /С.С. Ишонава// Проблемы экономики переходного периода (часть 2): материалы научно-практической межвузовской конференции преподавателей и молодых ученых экономических факультетов ХГУ имени академика Б.Гафурова –г. Худжанд, 2005. – С.25-33. (0,56п.л.)

10.Ишонава С.С. К вопросу прогнозирования потребностей экономики регионов в специалистах с высшим профессиональным образованием /С.С. Ишонава, Р.А. Мавлонов //Развитие как фактор устойчивости региональной экономики: материалы международной научно-практической конференции (Худжанд, 11-12 марта 2013 г.). – Душанбе:Ирфон, 2013. – С. 192-198. (0.43 п.л.)

11.Ишонава С.С. Инновационная экономика: отраслевой подход /С.С. Ишонава, Р.А. Мавлонов // Проблемы и пути развития легкой промышленности

Таджикистана: материалы научно-практической конференции Республики Таджикистан(г. Худжанд, 30 марта 2013 года). Худжанд, 2013. – С.244-254. (0.68 п.л.)

12.Ишонава С.С. // В монографии социально- экономически разных странах СНГ в контексте интеграции национальной экономики.- Душанбе-2014.- С.204-210. (0.43 п.л.)

13.Ишонава С.С.Теоретико-методологические основы исследования свободных экономических зон в Республике Таджикистан //Муаммоҳои рушди устуворонаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хучанд, 2017.

14. Ишонава С.С. Развитие ЦЭР в условиях трансформации экономики // Муаммоҳои рушди устуворонаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хучанд, 2017.

15. Ишонава С.С. Теоретические предпосылки формирования кластера: зарубежная практика //“Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации” ИЭТ ТГУК. Худжанд 2019.

16. Ишонава С.С. К исследованию понятийного аппарата “теории полюсов роста” //“Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации” ИЭТ ТГУК. Худжанд 2019.

17. Ишонава С.С. СЭЗ как ядро Центров экономического роста региона //Современная экономика: Актуальные вопросы, достижения и инновации. Наука и Просвещение. Международный центр научного сотрудничества. Шифр МК-577. г. Пенза, 2019

Аннотация

на диссертационную работу Ишоновой Сайёры Султоновны на тему «Формирование центров экономического роста в системе регионального развития (на примере Согдийской области РТ

Ключевые слова: *полюса роста, пояс роста, точки роста, пространственная экономика, региональная экономика, центр экономического роста, индустриальная экономика, зарубежный опыт формирования центров экономического роста, модель определения прогнозных параметров, территориальное разделения труда, сильно развитие территории, мультипликационный эффект, пространственная агломерация, «внешний эффект», «синергетический эффект», «внешняя экономия», эффективности экономики региона.*

Цель диссертационного исследования состоит в определении, с точки зрения теории и методологии, особенностей процесса формирования центров экономического роста и разработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности их функционирования в экономической системе региона.

Кандидатская диссертация Ишоновой С.С. посвящена актуальной проблеме пространственного развития региона и РТ целом. Автор исследовала концептуальные основы формирования пространственного развития производства в форме точек роста, поясов роста, полюсов роста и коридоров роста, объединяя их в форме центров экономического роста, и факторов позитивно и негативно влияющих на их формирование и развитие.

Автор, особо обратила внимание на синтезированный анализ понятийного аппарата пространственного развития производства, и уточнила понятие центр экономического роста – ЦЭР используемое как институт на основе развития экономики отдельных территорий: малые средние классические города, крупные градообразующие предприятия, совокупность экономически и финансово связанных между собой предприятий.

Ишоновой С.С. выполнила синтезированный анализ зарубежных и отечественных ученых, посвященных определению концептуальных основ формирования ЦЭР, раскрыла, сущность механизма формирования центров экономического роста, отдельных регионов. Автором выявлено, что в индустриально – развитых странах мира, формирование ЦЭР происходит посредством реализации долгосрочных государственных программ и их финансирования из центральных бюджетов.

Диссертант разработала и предложила трендовую модель, по определению прогнозных параметров развития экономики СО, на стратегическую перспективу по четырем макроэкономическим показателям. Автор, доказала эффективность размещения малых и средних промышленных предприятий, имеющие черты «точки роста» в рамках ЦЭР на территории, с применением метода не от “достигнутого” а от “желаемого”.

Аннотатсия

ба диссертатсияи Ишноова Сайёра Султоновна дар мавзӯи “Ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар низоми рушди минтақавӣ” (дар мисоли вилояти Суғди ҚТ

Вожаҳои калидӣ: қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишоф, иқтисодиёти ҳудудӣ, қтисодиёти минтақа, марказҳои инкишофи иқтисодӣ, иқтисоди саноатӣ, таҷрибаи хориҷии ташаккули марказҳои иқтисодӣ, “эфекти синергетикӣ”, “эфекти мултипликатсионӣ”, “эфекти беруна”, тақсимои минтақавӣ, агрегатсияи ҳудудӣ, “самараи беруна”, самаранокии иқтисодиёти минтақа.

Мақсади тадқиқоти илмӣ аз ҷиҳати назария ва методология муайян кардани хусусиятҳои раванди ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодӣ ва таҳияи тавсияҳо мебошад, ки ба баланд бардоштани самарабахшии ҷамоияти онҳо дар низоми иқтисодии минтақа нигаронида шудааст.

Диссертатсияи номзодии Ишноова С.С. ба масъалаи мубрами ташаккули ҳудудии минтақа ва ҚТ дар умум, бахшида шудааст. Муаллиф асосҳои концептуалии ташаккули рушди ҳудудии истеҳсолот дар намуди нуқтаҳои инкишоф, қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишофро боиси тадбиқ қарор дода онҳоро дар намуди марказҳои инкишофи иқтисод ва омилҳои ба ташаккул ва инкишофи онҳо таъсиррасон, муттаҳид карда аст.

Хусусан муаллиф ба таҳлили синтезии апарати мафҳумии инкишофи ҳудудии истеҳсолот така намуда, муайян кардааст, ки мафҳуми марказҳои инкишофи иқтисодӣ – МИИ, ки ҳамчун институт дар асоси ташаккули иқтисодиёти минтақаҳои алоҳида истифода мешаванд, дар намуди шаҳрҳои хурду миёна, корхонаҳои калони шаҳрташаккулдиҳанда, маҷмуи корхонаҳое, ки байни ҳам алоқамандии иқтисодию молиявӣ доранд, муттаҳид карда аст.

Ишноова С.С. таҳлили синтезии тадқиқотҳои олимони хориҷию ватаниро, ки ба муайянкунии асосҳои концептуалии ташаккули МИИ бахшида шудааст, гузаронида, моҳияти механизми ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодии минтақаҳои алоҳидаро муайян карда аст.

Ишноова С.С. модели трендиеро, ки ба муайян намудани параметрҳои ояндабинии инкишофи иқтисодии вилояти Суғд ва дурнамои стратегии он аз рӯи чор нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ амалӣ мешавад, пешниҳод намудааст. Самаранокии ҷойгиронии корхонаҳои саноатии хурду миёнае, ки нишонаҳои “нуқтаи инкишоф” – ро доранд, дар ҳудудӣ МИИ – и минтақа бо истифодаи муносибати “аз матлуб” ба ҷои муносибати хело роиҷи “аз сатҳи ноил гардида” исбот шуда аст.

Annotation

on the dissertation of Ishonova Sayora Sultonovna on the topic “Formation of economic growth centers in the regional development system (on the example of the Sughd oblast of the Republic of Tatarstan

Keywords: *growth poles, growth belt, points of growth, spatial economy, regional economy, center of economic growth, industrial economy, foreign experience in forming centers of economic growth, model for determining forecast parameters, territorial division of labor, strongly developing territory, multiplication effect, spatial agglomeration, “External effect”, “synergistic effect”, “external economy”, efficiency of the regional economy.*

The purpose of the dissertation research is to determine, from the point of view of theory and methodology, the features of the process of forming centers of economic growth and the development of recommendations aimed at improving the efficiency of their functioning in the economic system of the region

Candidate dissertation Ishonova S.S. devoted to actual problems of the spatial development of the region and RT. The author investigated the conceptual foundations of the formation of spatial development of production in the form of growth points, growth belt, growth poles and growth corridors, combining them in the form of economic growth centers and factors that positively and negatively affect their formation and development.

The author paid particular attention to the synthesized analysis of the conceptual apparatus of the spatial development of production and clarified the concept of the center of economic growth-CED used as an institution on the basis of economic development of individual territories “small medium classic cities”, “large city-forming enterprises”, a set of economically and financially related enterprises.

Ishonova S.S. learned a synthesized analysis of foreign and native scientists devoted to the definition of the conceptual foundation of CED and revealed the essence of the mechanism for forming centers of economic growth of individual regions and revealed that the formation of CED occurs in the industrialized countries of the world through the implementation of long-term government programs and their financing from central budgets.

The author has developed and proposed a trend model for determining forecast parameters, developing SR economy for a strategic perspective according to four macroeconomic indicators and proved the efficiency of placing small and medium industrial enterprises with “growth points” within the CED in the region using the method not by achieving but desire.